

2

Абдулқодири Бедил



САДУ ЯК ФАЗАЛ

МИРЗО БЕДИЛ

САДУ ЯК ФАЗАЛ

Душанбе
«Ирфон»
2008

ББК 100.2:10 (точик)
Р – 105

Мухаррир: *Б. Раҳимӣ*

Мураттибон: *Б. Раҳимӣ,*
А. Мӯсоев

Мирзо Бедил

P – 105 Саду як газал. – Душанбе: «Ирфон», 2008, 104 сах.

Мачмӯа саду як газали дилнишини шоири тавонов
ва бузурги тоҷик Мирзо Абдулқодири Бедилро дар
бар мегирад.

Он барои дустдорони шеъри ноб ва ҳаводорони
газалиёти шоир дастовези хубе ҳоҳад шуд.

4700000000–041

P _____ - 2008
M 501 (12) - 2008

ББК 100.2:10 (точик)

ISBN 978-99947-59-14-9 © Раҳимӣ Б., Мӯсоев А., 2008

Эй мурдаи такаллуф, аз кайфу кам бурун о,
Гоҳе ба рағми дониш девона ҳам бурун о.
То аз гулат чуз исор рангे дигар нахандад,
Сар то қадам чу хуршед дасти карам бурун о.
Танзех бениёз аст аз инкилоби ташбех,
Гӯ, барҳаман ду рӯзе маҳви санам бурун о.
Сад шамъ аз ин шабистон дар худ зад оташу рафт,
Эй хори пойи ҳиммат, з-ин сон ту ҳам бурун о.
Дар арсаи таъайюн бе ростӣ зафар нест,
Ҳар ҷо ба ҷилва оӣ, бо ин алам бурун о.
Шамъи бисоти гайрат мансанд доги хиффат,
Сарбозӣ он қадар нест субитқадам, бурун о.
Чун ашки ҷашми ҳайрон бишкан қадам ба домон,
То обурӯ нарезӣ, аз хона кам бурун о.
Шарми ғуури аъмол обе назад ба рӯят,
Эй инфиъоли Кавсар, як ҷабҳа нам бурун о.
Бори ҳаёли асбоб бар гардани ҳаё банд,
То дӯш ҳам набинӣ, мижгон ба ҳам бурун о.
Исботи шахси фитрат бе нафии ваҳм сахл аст,
Чун хома чизе аз худ бо ҳар рақам бурун о.
Бедил, зи қайди ҳастӣ сахл аст бозчастан,
Гар марди ихтиёри, рав, аз адам бурун о.



ХИТОБХОНАИ
Донишгоҳи таҳсилотӣ
Тоҷикистон

ВИБЛИОТЕКА
Таджикского университета
Таджикистан

ИНВ. № 19799

Оинаи чандин табу тоб аст дили мо,
 Чун доги чунун шўъланиқоб аст дили мо.
 Умрест, ки чун оина дар базми хаёлат
 Ҳайратнигаҳи як мижа хоб аст дили мо.
 Моеому ҳамин мавчи фиреби нафасе чанд,
 Сарчашма магүед, сароб аст дили мо.
 Паймонаи мо пур шавад, он дам ки биболем,
 Дар базми ту ҳамзарфи хубоб аст дили мо.
 Оташ зану наззорай бетобии мо кун,
 Ҷуз сўхтан охир ба чӣ боб аст дили мо?!
 Йағли ту ба ҳарф омаду додем дил аз даст,
 Яъне ба суоли ту ҷавоб аст дили мо.
 Мо чуръакаши согари саршори гудозем,
 Шабнамсифат аз олами об аст дили мо.
 То чист саранҷоми шумори нафас охир?
 Умрест, ки дар пойи ҳисоб аст дили мо.
 Ҳасратсамири кӯшиши беҳосили хешем,
 Азбаски нафас сўхт, қабоб аст дили мо.
 Дарё ба ҳубобе чӣ қадар ҷилва фурӯшад?
 Оинаи васлему ҳичоб аст дили мо.
 Сад санг шуд оинаву сад қатра гуҳар баст,
 Афсус, ҳамон хонахароб аст дили мо.
 То ҷунбиши тори нафас афсонатироз аст,
 Бедил, ба каманди раги хоб аст дили мо.

Эй қиёмат субхези лаъли хандони шумо,
Шури сад сахро чунун гарди намакдони шумо.
Чашми оҳу ҳалқаи гирдobi баҳри ҳайрат аст
Дар тамошои рами ваҳшиғизолони шумо.
Ишрат аз ранг аст, ҳар ҷо гул бисоторо шавад,
Муфти ҷоми мо, ки мегардад ба даврони шумо.
Аз садаф резад гуҳар в-аз писта мағз ояд бурун,
Чун шавад гарми такаллум лаъли хандони шумо.
Эй тароватгоҳи ишрат, навбаҳори боғи ноз,
Бод ҷашми мо сафоли ҷуши райҳони шумо.
Беш аз ин натвон ба абруи тағофул соҳтан,
Шишаи дил хок шуд дар тоқи нисёни шумо.
Мо сияҳбаҳтон ба навмейӣ муҳайё кардаем
Як ҷароғон доги дил дур аз шабистони шумо.
Бистару болини ман умрест қатъи роҳат аст,
Бар дами шамшер зад хобам зи мижгони шумо.
Норасо афтодаем, эй барқтозон, ҳиммате,
То губори мо занад дасте ба домони шумо.
Оламе дар ҳасрати вазъи иборат мурдааст,
Маънни мо, кист то фаҳмад зи девони шумо.
Аз губори ҳарду олам пок берун ҷастааст
Бедили овора, яъне хонавайрони шумо.

Ба́мехри модари гетӣ макаш ранчи умед ин чо,
Ки хунҳо меҳурад, то шир мегардад сафед ин чо.
Муқими норасой бош пеш аз хок гардидан,
Ки сайъи ҳар ду олам чун арак ҳоҳад чакид ин чо.
Муҳит аз ҷунбиши ҳар қатра сад тӯфон ҷунун дорад,
Шикасти ранги имкон буд, агар як дил тапид ин чо.
Гудози нестӣ аз интизорам барнамеорад,
Зи хокистар шудан гул мекунад ҷашми сафед ин чо.
Зи сози улфатоҳангӣ адам дар пардаи гӯшам
Навое мерасад, к-аз бехудӣ натвон шунид ин чо.
Дар ин меҳнатсаро оинаи ашки ятимонам,
Ки дар бедаступойӣ ҳам маро бояд давид ин чо.
Кабоби ҳомсӯзи оташи ҳасрат диле дорам,
Ки ҳар чо бенавое сӯҳт, дудаш сар қашид ин чо.
Ниёзи саркашони ҳусн ошӯби дигар дорад,
Камингоҳи тағофул шуд, агар абрӯ ҳамид ин чо.
Тапишҳои нафас аз пардаи таҳқиқ мегӯяд,
Ки то аз худ асар дорӣ, наҳоҳӣ орамид ин чо.
Баланд аст онқадарҳо ошёни аҷзи мо, Бедил,
Ки бе сайъи шикасти болу пар натвон расид ин чо.



Пеши он чашми сухангү мавчи май дар чомҳо,
Чун забони хомӯшон печида сар дар комҳо.
Ранги хубиро зи чашми ўбинои дигар аст,
Равғани тасвир дорад ҳусн аз ин бодомҳо.
Мавчи дарёро тапидан рақси айши зиндагист,
Бисмили ўро ба беоромӣ аст оромҳо.
Аз мазоқи ноз агар ғофил набошад коми шавқ,
Метавон сад бӯса лаззат бурдан аз дашномҳо.
Чун хати паргор агар мақсад далели аҷз нест,
Пойи оғоз аз чӣ мебӯсад сари анҷомҳо?
Аз гирифтории мо бо ишқ зеби дигар аст,
Боли мӯргон меравад мижгони чашми домҳо.
Шӯҳраи олам шудан мушкил бувад бе дарди сар,
Рузу шаб чин бар ҷабин дорад нигин аз номҳо.
Саҳт душвор аст катъи роҳи иқлими адам,
Ҳамчӯ пайки умр бояд аз нафас зад гомҳо.
Мақсади вахшатхиромони нафас фаҳмиданист,
Бе суроғе нестанд ин бӯйигулэхромҳо.
Нашъаи айше, ки дорад ин чаман, ҳамёза аст,
Бар пари товус мебандам бароти чомҳо.
Ҳеч қас дар олами иқбол фориғбол нест,
Рахш натвон тоҳтан, Бедил, ба пушти бомҳо.

Чу ашк он кас ки мечинад гули айш аз тапиданҳо,
 Бувад дилтанг, агар гавҳар шавад аз орамиданҳо.
 Зи бас омаст дар ваҳшатсарои даҳр бетобӣ,
 Диљи ҳар зарра дорад дар қафас чандин тапиданҳо.
 Мачӯ овозаи шӯҳрат зи оҳанги сабукруҳон,
 Садои боли мурги ранг набвад дар париданҳо.
 Нигаҳ дар дидаи ҳайрони мо шӯҳӣ намедонад,
 Ба ранги ҷашми шабнам дурди ин миност диданҳо.
 Дуто кардем охир хешро дар хидмати пири,
 Расонидем бори зиндагонӣ то ҳамиданҳо.
 Зи равнақ бозмемонад, чу мино шуд зи май ҳолӣ,
 Шикасти ранг зоҳир мешавад дар хун қашиданҳо.
 Маро аз печу тоби гирдбод ин нукта шуд равshan.
 Ки дар роҳи талаб меъроҷи домон аст чиданҳо.
 Зи қатъи улфати дилҳо ҳасуд осуда наншинад,
 Шавад ҳамёзаи микроз афзун дар буриданҳо.
 Гудози дарди навмедӣ тамошои дигар дорад,
 Ба ранги ашки носурам назарбози чакиданҳо..
 Ҳубоб аз мавҷ ҳаргиз сарфай тоқат намебинад,
 Зи боли мо гираҳ во мекунад охир тапиданҳо.
 Зи ҳастӣ гар бурун тозӣ, адам дар пеш меояд,
 Дар ин водӣ мақоме нест гайр аз норасиданҳо.
 Мачӯ аз тифлхӯён фитрати озодагон, Бедил,
 Ба парвози нигаҳ кай мерасад ашк аз давиданҳо?



Ҳайф, к-аз ифлос навмедӣ фазояд мардро,
Даст агар кӯтоҳ шуд, бар дил нашояд мардро.
Аз таназзулҳост, гар дар олами озодагӣ
Чини пешнонӣ ба ёди доман ояд мардро.
Чун табиъатҳои зан гулкарда гир осори нанг,
Дар фусуси молу зар гар даст сояд мардро.
Чадвали обу хиёбони чаман манзури кист?
Захми майдонҳо кашад, то дил кушояд мардро.
Як тағофул мекунад сарқӯбии сад кӯҳсор,
Дар сухан мебояд аз ҷо дарнаёд мардро.
Домани Рустам таконад бар сари ин ҳафт хон,
Дасти гайрат, то губор аз дил зудояд мардро.
Дар мизочи дона омодаст таъсири Замин,
Ҳез кам пайдо шавад, гар зан назояд мардро.
Ногузири рагбати иқбол бояд зистан,
Ҷоҳи дунё сурати зан менамояд мардро.
Ҷавҳари гайрат дар ин майдон намемонад ниҳон,
Тег мегардад забону меситояд мардро.
Гар зи симу зар вафо хоҳӣ, ба хиссат ҷаҳд кун,
Қаҳба маҳкум аст аз имсоле, ки шояд мардро.
Бедил, ин дунё на имruz имтиҳонгоҳ асту бас,
То ҷаҳон боқист, зан меозмояд мардро.



Хирс фурсатинтизору даври ранг аст осиё,
Дил зи навбат чамъ кун, пур бедаранг аст осиё.
Саъйи рўзӣ бо балои беамон ҷӯшидан аст,
Бештар дар гардиш аз боди туфанг аст осиё.
Як надомат кори чандин донаи дил мекунад,
Гар тавонӣ даст бар ҳам суд, нанг аст осиё.
Аз ману мо ҳар чӣ андӯзӣ, гудози нестист,
Ошиқи ин хармани оташбачанг аст осиё.
Санг ҳам ойинаи таҳқиқ сайқал мезанад,
Умрҳо шуд дар талоши рафъи занг аст осиё.
То қиёмат гардиши афлок дар кор асту бас,
Кас нафаҳмид ин, ки мегардад, чӣ ранг аст осиё?
То нафас боқист, гирди ризқ мегардида бош,
Об чун вомонад аз рафтор, ланг аст осиё.
Зери гардун ноумеди ами то кай зистан?
Донаҳо з-ин ҷо бурун оед, танг аст осиё.
Осмон ҳам то кучо дар фикри мардум таг занад?
Баски рӯзихор бисёр аст, данг аст осиё.
Не заминат оғиятгоҳ аст, исе ҷархӣ баланд,
То чӣ ҳоҳӣ тарф баст, охир дусанг аст осиё.
Бедил, аз гардун саломат ҷашим шатрон доштан,
Алвидоъ, эй дона, гӯ, коми наҳанг аст осиё.





Дар талаб то чанд резӣ обрӯи комро?
Як сабақ шогирди истиғно кун ин ибромро.
Доғ будан дар хумори матлаби ноёб чанд?
Пухта натвон кард з-оташ орзӯи хомро.
Магзар аз мавқеъшиносӣ, варна дар арзи ниёз
Беш аз оруғ аст нафрат оҳи беҳангомро.
Мехиромад пеш-пеши дил тапишҳои нафас,
Ваҳшат аз нахчир ҳам беш аст ин ҷо домро.
Монеъи сайри сабукрав пойи хоболуда нест,
Боли парвоз аст зиндони нигинҳо номро.
Дурии мақсад ба қадри дастгоҳи ҷустуҷӯст,
Қатъ кун ваҳму ҳаёли қосиду пайғомро.
Ҳусни мутлақ доштам, ҳудбииам оина кард,
Инқадарҳо ҳам асар мебудааст авҳомро.
Чун губори шишии соъат тасаллидушмане,
Аз мизоҷи хоки мо ҳам бурдаанд оромро.
Зиндагӣ то кай ҳалоки Каъбаву дайрат кунад?
Беҳ, ки аз душ афқаний ин ҷомаи эҳромро.
Аз тагофул то нигоҳи ҷашми хубон фарқ нест,
Нашъа якранг аст ин ҷо дурду соғи ҷомро.
Ҳалқаи он зулф равнақ аз губори дил гирифт,
Дуди оҳи сайд бошад сурма ҷашми домро.
Кай равад фикри мазаррат аз мизоҷи аҳли кин?
Мор натвонад ҷудо аз заҳр дидан комро.
Арзи матлаб дигару изҳори санъат дигар аст,
Бедил, аз оина натвон ёфт вазъи ҷомро.



Ишқ чун гарми талаб созад сари пуршӯро,
Шӯълаи афсурда пиндорад ҷароғи Турро.
Бениёзӣ баски муштоқи лиқои аҷз буд,
Кард ҳоли рӯйи дасти худ Сулаймон мӯрро.
Аз фалак бе нола коми дил намеояд ба даст,
Шаҳд ҳоҳӣ, оташе зан хонаи занбӯрро.
Аз шикасти дил чӣ ишратҳо, ки барҳам хурду рафт,
Мӯйи чинӣ шом ҷӯшонд аз саҳар фагфурро.
Орзуманди туро сайри гулистон оғат аст,
Накҳати гул тег бошад соҳиби носурро.
Сӯхтан дар ҳар сифат манзури ишқ афгодааст,
Машраби парвона аз оташ надонад нурро.
Софу дурде нест дар ҳумхонаи таҳқиқ, лек
Дор боло бурд шӯри нашъяи Мансурро.
Гар диле дорӣ, ту ҳам хун созу соҳибнашъа бош,
Май шудан маҳсус набвад донаи ангуурро.
Дар тариқи нафъи худ қас нест муҳточи далел,
Бе асо роҳи даҳан маълум бошад кӯрро.
Хушнамо набвад ба пирӣ арзи андоми шабоб,
Лофи гармӣ сард бошад накҳати кофурро.
Бар умеди васл мушкил нест қатъи зиндагӣ,
Шавқи манзил меқунад наздик роҳи дурро.
Нагма ҳам дар нашъапаймойӣ қиёмат меқунад,
Мавчи май тор аст, Бедил, косаи танбӯрро.





Ақбае дигар набошад рұхи аз тан растиаро,
Нест бими сұхтан дуди зи оташ частаро.
Шиква аз гардун далели тангдастиҳо мост,
Нола дар парвоз бошад тоири парбастаро.
Интизоми офият аз олами касрат маҳох,
Бесабот аст эътибори рангу бұ гулдастаро.
Ҳамчу сарв озодагонро қайди улфат ростиист,
Хатти мистар дом бошад мисраъи барчастанаро.
Аз забони чарбу нарми халқ дорам ваҳшате,
К-аз даҳони шер нашносам даҳони пистаро.
Чавҳари ворастагон мушкил, агар монад ниҳон,
Роҳ дар чашм аст гарди бар замин наншастанаро.
Аз шикастан дил намеафтад зи чашми эътибор,
Кас намсхоҳад таҳи по ишишай бишкастаро.
Мавҷ, чун бо яқдигар қушид, гавҳар мешавад,
Дил тавон гуфтан нағасҳои ба ҳам пайвастаро.
Фунчаҳо дар бистари заҳми чигар осудаанд,
Эй насим, оташ мазан дилҳои улфатхастаро.
Бо каломи обдорат кай расад лоғи гуҳар?
Бедил, ин чо эътиборе нест ҳарфи бастаро.



Гар даме буси кафат гардад мұяссар тегро,
 То абад рағҳои гул болад зи ҷавҳар тегро.
 Аз кудурат барнамеояд мизочи киначӯ,
 Бештар дорад ҳамин зангор дар бар тегро.
 Эй ки дорӣ сайри гулзори шаҳодат дар хаёл,
 Боядат аз шавқ зад чун сабза бар сар тегро.
 Айш хоҳӣ, сайди офат шав, ки монанди ҳилол
 Чарх абру мекунад бар ҷашми соғар тегро.
 Пардаи найранги тӯфон буд шавқи бисмилам,
 Ҳунам охир кард бозу шиновар тегро.
 То магар якбора гардад қатъ роҳи ҳастиям,
 Чун дами микроз меҳоҳам дупайкар тегро.
 Мавчи тӯfon мезанад ҷуйи ба дарё муттасил,
 Ҷавҳари дигар бувад дар дasti Ҳайдар тегро.
 Ҳар киро дил аз губори кинаҷӯихо тиҳист,
 Мекашад ҳамчун наём осуда дар бар тегро.
 Дил ба уммеди талофӣ метапад, аммо кучост
 Он қадар заҳме, ки хобонад ба бистар тегро?
 Бедил, аз ҳар мисраъам мавчи назокат мечакад,
 Кардаам рангин ба хуни сайди логар тегро.



Мехұрад хун нафас андар дили ғампешаи мо,
Чавҳари тег бувад хору хаси бешаи мо.
Баски чун шамъ ба ғам нашвунумо ёftаем,
Шуъларо мавчи тароват шумурад решай мо.
Сахтии дахр зи сабри дили мо зинҳорист,
Об шуд токати санг аз ҷигари шишаи мо.
Қадди хамгашта ҳамон нохуни Фарҳоди ғам аст,
Саъй бечост ба ҷуз ҷонқанӣ аз тешай мо.
Шуғли расвоию мастирии аҳвол балост,
Кош, ороиши бозор дихад пешай мо.
Шури занчири чунун аз нафаси мо пайдост,
Накҳати зулфи кӣ печида бар андешаи мо?
Чашми уммед надорем зи кишти дигарон,
Дили мо донаи мо, нолай мо решай мо.
Хомушидо сабаки мактаби бетобӣ нест,
Якқалам нола бувад машқи найи бешаи мо.
Нашъаи машраби берангӣ аз он софтар аст,
Ки шавад мавчи парӣ дурди таҳи шишаи мо.
Бедил, аз фитрати мо қасри маъонист баланд,
Поя дорад сухан аз курсии андешаи мо.

Хар кучо таслим бандад бар миён шамшерро,
 Мекунад чун мавчи гавҳар безабон шамшерро.
 Саркашӣ вақфи тавозуз кун, ки бар гардун ҳилол
 Мекунад гоҳе сипар, гоҳе камон шамшерро.
 То ба худ чунбӣ, сипарафкандаи хокию бас,
 Гӯ, биёвездад фуур аз Осмон шамшерро.
 Бисмилоҳангони таслимат муҳайё кардаанд
 Ҷабҳаи шавқе, ки донад остон шамшерро.
 Ҳусн то сар дод абрӯро ба қатли ошиқон,
 Қабза шуд ангушти ҳайрат дар даҳон шамшерро.
 Гашт аз хоби гарон чашмат ба хуни мо далер,
 Мекунад бебоктар санги фасон шамшерро.
 Зоил аз зиннат нагардад ҷавҳари мардонагӣ,
 Қабзай зар аз буриш монеъ мадон шамшерро.
 Бар шучоъатпеша нанг аст аз таҳаввур дам задан,
 Ҳарфи ҷавҳар барнаёд аз забон шамшерро.
 Бисмили мавчи майам, захмам ҳамон ҳамёза аст,
 Дар лаби соғар кун, эй қотил, ниҳон шамшерро.
 Навбаҳори ишратам, Бедил, ки бо ин логарӣ
 Хуни сайдам кард шохи аргувон шамшерро.

Имшаб зи сози мино гарм аст чойи мутриб,
Күк аст қулқули май бо нағмаҳои мутриб.
Дарюза чашм дорем аз косаҳои танбур,
Дар хаққи мо баланд аст дасти дуъои мутриб.
Сад ранг оҳи ҳасрат печидаем дар дил,
Ин нозу он ниёз аст аз мо ба пойи мутриб.
Кайфияти баму зер мағҳуми анҷуман нест,
Дар парда то чӣ бошад манзури ройи мутриб?
З-он чехраи арақнок ҳайрони ҳарфу савтем,
Ҳар чост гар садое, дорад ҳаёи мутриб.
Шӯри лаби ту моро нагзошт дар дили хок,
Оташ ба найситон зад охир ҳавои мутриб.
Номаҳрамони айшанд бегонагони соқӣ,
В-аз дард бенасибанд ноошнои мутриб.
Ҳарчанд восароянд сад раҳ таронаи ҷоҳ,
Ин гниё надоранд файзи ғанои мутриб.
То мо ҳамӯш будем, шавқи ту бенафас буд,
Аз най баланд гардид шӯри навои мутриб.
Узри димоги мастан масмӯи ҳеч кас нест,
Ё Раб, ки гесӯи ҷанг афтад ба пойи мутриб.
Қонун ба захма нозон, даф аз тапонча ҳандон,
Бар сози мо фитодаст яксар балои мутриб.
Бедил, кӣ раҳм мекард бар саҳтҷонии мо?
Ноҳун агар намебуд зурозмои мутриб.



КИТОВҲСНАИ
Донишгоҳи тоҷикестон
Тоҷистон

ВИБЛИОТЕКА
Технологического Университета
Год написания
ИНВ. № 19799

Бе латофат нест, азбас ваҳшатоҳанг аст об,
 Гар дари роҳат занад, ҳамчун гуҳар санг аст об.
 Фитнатӯфон аст арзи рангу бӯйи ин чаман,
 Дар тилисми хок, ҳайронам, чӣ найранг аст об?
 Нашъаи равшандилий пур бехумор афтодааст,
 Аз сафои табъ доим шиша дар чанг аст об.
 Чун гиребонгир шуд ёри мувофик, душман аст.
 Гар бипечад дар гулӯ, бо тег якранг аст об.
 Бо гудози яъс аз худ рафтанам дил мебарад,
 Нағмаҳо дорад чакидан, ҳар кучо чанг аст об.
 Маҳмили мо-очизон бар дӯши лагзиш бастаанд,
 Сад қадам аз мавҷ агар пайдо кунад, ланг аст об.
 Дурии марказ ҷаҳонерост таклифи низоъ,
 То чудо аз санг шуд, бо шӯъла дар чанг аст об.
 Бе кудурат нест дар қасрат сафои ваҳдатам,
 То ба гулшан роҳ дорад, сарфи сад ранг аст об.
 Обру натвон ба пеши нокасон чун шамъ рехт,
 Эй тамаъ, шарме, ки ин ҷо шӯъла дар чанг аст об.
 Ҳонадорӣ доги кулфат мекунад ворастаро.
 Дар дили оина, Бедил, сарбасар занг аст об.

То зулфат соя оvezад ба тарфи Офтоб,
Хатти мушкинат шикаст орад ба ҳарфи Офтоб.
Дида дар идроки оғӯши хаёлат очиз аст,
Зарра кай ёбад канори баҳри тарфи Офтоб?
Биният он мисраи олист, к-аз андози ҳусн,
Дахли нозаш дорад ангуште ба ҳарфи Офтоб.
Зулмати моро фурӯги нури ваҳдат ҷозиб аст,
Соя охир меравад аз худ ба тарфи Офтоб.
Баски иқболи ҷунуни мо баланд афтодааст,
Метавон урёни мо кард сарфи Офтоб.
Дар арак эъҷози ҳусни ӯ тамошо карданист,
Шабнами гул мечакад он ҷо зи зарфи Офтоб.
Ҳар кучо бо меҳри рухсори ту лофи ҳусн зад,
Ҳам зи партав бар Замин афтод ҳарфи Офтоб.
Мо адамсармоягонро лофи ҳастӣ нодир аст,
Зарра ҳайрон аст дар вазъи шигарфи Офтоб.
Баски дар наззораи меҳри ҷамоли ӯ гудоҳт,
Мавчи шабнам мезанад имruz барфи Офтоб.
Ҷонфишониҳост, Бедил, дар тамошои руҳаш,
Чун сахар кун нақди умри хеш сарфи Офтоб.



Субҳдам сайёра бол афшонд аз домони шаб,
 Вақти пири рехт аз ҳам оқибат дандони шаб.
 Ашки ҳасрат лозими сози раҳил афтодааст,
 Шабнами субҳ аст осори нами мижгони шаб.
 Барнемояд баёзи чашми оҳу аз савод,
 Субҳи иқболи чунунам нашканад паймони шаб.
 Дар ҳавои дуди савдо ҳушам аз сар рафтааст,
 Ошён аз даст дод ин мург дар тайрони шаб.
 Дар ҳами он зулф хун шуд тоқати дилҳои чок,
 Субҳи мо охир шафак гардид дар зиндони шаб.
 Бо ҷамолаш дод ҳар ҷо дасти байъат Офтоб,
 Турраи мушкини ў ҳам тоза кард имони шаб.
 Аз ҳаводис файзи маънӣ мебаранд ахли сафо,
 Мефурӯзад шамъи субҳ аз чунбиши домони шаб.
 Мужда, эй шавки гирифторӣ, ки бозам мерасад
 Накҳати зулфи касе аз дашти мушкафшони шаб.
 Ҳатти ў бар субҳ, пиндорӣ, шабеҳунномаест,
 Рӯйи ў фардест гӯйӣ, дар шикасти шони шаб.
 Ламъа субҳе, ки мегӯянд дар олам кучост?
 Ин қадарҳо хоби гафлат нест ҷуз бурҳони шаб.
 Гӯшагири вусъатободи губори ҷаҳл бош,
 Пардапӯши як ҷаҳон айб аст Ҳиндустони шаб.
 Бедил, аз печухами зулфаш раҳой мушкил аст,
 Бар қаримон саҳл набвад руҳсати меҳмони шаб.

Файзи ҳаловат аз дили бекибрукин талаб,
Занбӯрро зи хона барор, ангубин талаб.
Бепарда аст ҳусни ғано дар либоси факт,
Дасти расо зи кӯтаҳии остин талаб.
Дил ҷамъ кун зи бому дари офииятфусун,
Осудагӣ зи хонабадӯшони зин талаб.
Пашминапӯш рав ба фусурдансарои шайх,
Фасли шито муҳофазат аз пӯстин талаб.
Дасти талаб ба ҳар чӣ расад, муфти аҷз гир,
Дур аст Осмон, ту мурод аз Замин талаб.
Гулҳои ин ҷаман ҳама дар зери пойи туст,
Эй ғофил аз адаб, нигаҳи шармгин талаб.
З-ин ҷилваҳо, ки дар назарат саф қашидааст,
Оинадории нафаси воласин талаб.
Умр аз талоши бод ба каф ҷун нафас гузашт
Чизе наёфт қас, ки биярзад ба ин талаб.
Дил дарҳури шикаст ба иқлими унс тоҳт,
Чинӣ ҳамон ба ҷодаи мӯ рафт Чинталаб.
Шабнам висоли гул талабид, об шуд зи шарм,
Аз ҳар кӣ ҳар чӣ металабӣ, инчунин талаб.
Ин оston ҳаваскадаи арзи ноз нест,
Шояд ба саҷдае бихарандат, ҷабин талаб.
Бедил, ҳароши чехраи иқбол шӯҳрат аст,
Ибрат зи корхонаи нақши нигин талаб.



Фар ба ин гармист охи шүлазои андалеб,
Шамъ равшан метавон кард аз садои андалеб.
Офати хуши асирон барқи дидор асту бас,
Мезанад ранги гул оташ дар бинои андалеб.
Пунбаи шабнам ба гүши гунча доги лола шуд,
Беш аз ин натвон шунидан мочарои андалеб.
Ишқро бе дастгоҳи хусн шүҳрат мушкил аст,
Аз забони барги гул бишнав навои андалеб.
Чойи он дорад, ки чун сунбул ба рағми боғбон
Реша дар гулшан давонад хори пои андалеб.
Дилбаронро танг дорад фикри сайди ошиқон,
Фунча сар то по қафас шуд аз барои андалеб.
Матлаби ушшоқ аз изҳор ҳам маълум нест,
Кист, то фаҳмад забони муддаъои андалеб?
Сози дилтандӣ ба ин оҳанг ҳам мебудааст,
Гарм кардам аз лаби ҳомӯш ҷои андалеб.
Решаи дилбастагӣ дар хоки ин гулшан набуд,
Raфт гул ҳам дар қафои нолаҳои андалеб.
Монеи қатли заъифон ҷуз муруват ҳеч нест,
Варна аз гул кас наҳоҳад хунбаҳои андалеб.
Дар чаман рафтем, сози нола сайроҳанг шуд,
Чилваи гул кард моро ошнои андалеб.
Охи муштоқон насими навбаҳори ёди ўст,
Рангҳо хуфтаст, Бедил, дар садои андалеб.

Аз ин бисот касе доги орамидан рафт,
Ки бо вучуди нафас гофил аз тапидан рафт.
Дар ин чаман сари таслими офатем ҳама,
Гуле ки барки ҳазонаш назад, ба чидан рафт.
Зи бас гудози таманно ба дил гираҳ кардем,
Нафас чу ашк ба дарюзай чакидан рафт.
Кабоби гайрати он раҳравам, ки ҳамчу самар
Ба пошикастагии ранг то расидан рафт.
Зи баски қатъи таъаллук зи хеш душвор аст.
Чу гоз муддати умрам ба лаб газидан рафт.
Наям чу ашк ба рохи ту доги навмедӣ.
Сари сучуд саломат, агар давидан рафт.
Мачӯ зи мардуми бемаърифат дами таслим,
Зи сарв аз раҳи бехосилӣ ҳамидан рафт.
Суроги чилва зи мо бехудон магиру мапурс,
Баҳори ҳайрати оина дар надидан рафт.
Фасонае зи рами фурсати нафас хондем,
Ба лаб накарда гузар он сўйи шунидан рафт.
Хаёли ҳастии мавҳум решаш пайдо кард,
Ба фикри хоб матан, фасли орамидан рафт.
Ба ҷаҳд маснади иззат намешавад ҳосил,
Наметавон ба фалак, Бедил, аз давидан рафт.

Андеша дар назокати маънӣ камол дошт,
Хусни фурӯги меҳр никоби ҳилол дошт.
Шерозаи губори ҳавас гашт хичлатам,
Ҳокам тасаллӣ аз араки инфиъол дошт.
Дил рафт аз барам ба фусуни ҳавои васл,
Ин гунча дар кушудани оғӯш бол дошт.
Аз худ рамиданест уручи димоги ман,
Ҷомам назар зи гардиши чашми гизол дошт.
Тухми адаб ба решай шӯҳӣ намезанд,
Мавчи гуҳар забонае агар дошт, лол дошт.
Ҳуснат ба доди ҳайрати оина мерасад,
Охир лаби ҳамӯшии мо ҳам суол дошт.
Дилро гами видоъи ту дар хун нишонда буд,
Ҳоли хуше надошт, ки гӯям чӣ ҳол дошт?!
Пургүйии ман офати огоҳии дил аст,
Оина буд, то нафасам эътидол дошт.
Мурдему аз губори ду олам ба дар задем,
Эй оғият, бибол, ки ҳастӣ вабол дошт.
Форатгари баҳори нишотам шукуфтагист,
То гунча буд дил, чамане дар хаёл дошт.
Бедил ҳазор ҷилва дар оинаат гузашт,
ОН шахс, ку, ки ин ҳама арзи мисол дошт?!

Бахри розам, печутоби фикр гирдоби ман аст,
Шұхии табъи расо амвочи бетоби ман аст.
Софи маңын қард мустағні зи дурди суратам,
Чун бати май ботини ман олами оби ман аст.
Шұри шавқам пардаи оқанги сози беҳудист,
Нолай ман чун сипанд афсонаи хоби ман аст.
Дар сафои ҳайратам маҳв аст нақши коинот,
Ин катон гумгаштай оғұши маҳтоби ман аст.
То камони ваҳшатам дар қабзаи ворастагист,
Дургардихо зи мардум тири партоби ман аст.
Ҷабҳаам фарши сұчуди ахли таслим асту бас,
Қомате дар ҳар күчо хам гашт, меҳроби ман аст.
Гұшаи амне зи чашми баста дорам чун ҳубоб,
Гар назар вомекунам бар хеш. селоби ман аст.
Гашт изҳори ҳунар беобрұиҳои ман,
Ҷавҳарам чун оина реги таҳи оби ман аст.
Чоме аз хұмхонаи ирфон ба даст овардаам,
Соф гардидан зи ҳастай бодаи ноби ман аст.
Ғафлатам, Бедил, иёри имтиҳони ҳушқост,
Ҳамчу маҳмал доми хоби дигарон хоби ман аст.

Чоое ки нүх фалак зи ҳаё сар фиканда аст,
Чун гул чамандимогии иқбол ханда аст.
Дидем дастгохи гуури сабуксарон,
Сармояи кулоҳи ҳама пашми канда аст.
Мансубаи хирад ҳамаро моти ваҳм кард,
З-ин арса хокбозии тифлон баранда аст.
Аз хок барнадошт фалак, ҳар қадар хамид,
Боре, ки пирий аз ҳами дӯшам фиканда аст.
Бар айби ҳалқ ҳурда нагиранд марҳамон,
Эй бехабар, ману ту Худо нест, банда аст.
Номуси эҳтиёҷ ба ҳиммат нигоҳ дор,
Дасти тиҳӣ ҷунуни гиребондаранда аст.
То тешаат ба по нахӯрад, жоҳо мабош,
Дандон, даме ки пеш фитад лабгазанда аст.
Аз яъси муддаъо раҳи ором рафта гир,
Ин дашт тахтай кафи афсуси ранда аст.
Моро маоли кори тараб бедимог кард,
Бӯйи гули ҷароғ дар ин базм ганда аст.
Бедил, мабош гарраи сомони эътибор,
Ҳарчанд ранг бол надорад парранда аст.

Чашме , ки надорад назаре, ҳалқаи дом аст,
Ҳар лаб, ки сухансанҷ набошад, лаби бом аст.
Бечавҳарӣ аз ҳарзадароист забонро ,
Теге, ки ба зангор фурӯ рафт, наём аст.
Магрури камолӣ, зи фалак шиква чӣ лозим?
Кори ту ҳам аз пухтагии табъи ту хом аст.
Бигзар зи ғано то нашавӣ душмани аҳбоб,
Аввалсабаки ҳосили зар тарки салом аст.
Гуянд: биҳишт аст ҳамон роҳати ҷовид,
Ҷойе ки ба дое натапад дил, чӣ мақом аст.
Эй шӯъла умеди нафаси сӯхта то чанд?
Фардост ки парвози ту фарсадаи дом аст.
Навмедиям аз қайди ҷаҳон шиква надорад,
Бо дому қафас тоири паррехта ром аст.
Кай субҳ никоб афканад аз ҷехра, ки имшаб
Онаи бахти сияҳам дар кафи шом аст.
Не сабр ба дил монду, на ҳайрат ба назарҳо,
Эй сели дилу барқи назар, ин чӣ хиром аст? .
Мастанд асирони ҳамупечи мұхабbat,
Дар ҳалқаи гесуи ту зикри хати ҷом аст.
Чашми ту набастаст магар гуфтушунудат?
Маҳви ҳудӣ, эй бехабар, афсона қадом аст.
Бедил, ба гумон маҳви яқинам, чӣ тавон кард?
Камфурсатӣ аз васлпаратон чӣ паём аст?



Хатти хубон ҳам ҳарифи табъи ваҳшатпеша нест,
Тухми шабнам аз раги гул дар тилисми решаша нест.
Пириям роҳи фано бар зиндагӣ ҳамвор кард.
Бесутуни умрро чуз қомати ғам теша нест.
Дастгоҳи маънни нозуқ суханро зевар аст,
Ҷавҳари ин тег чуз печухами андеша нест.
Пой дар доман қашидан нашъи чамъият аст,
Бодаи моро чу шабнам эҳтиёчи шиша нест.
Сози ҳастӣ якқалам омодаи барки фаност,
Мушти хошoke, ки натвон сӯхтан, дар беша нест.
Об гардидем, бар ҳар гул ки ҷашме дӯхтем,
Шабнами моро ба гайр аз худгудозӣ пеша нест.
Дил зи мақсад ғофилу он ғоҳ, лофи ҷустуҷӯ,
Шарм дор аз маънни лафзе, ки дар андеша нест.
Пайкари ҳамгашта иншо мекунад мӯйи сафед,
Мавчи ҷӯйи шир бе имдоди оби теша аст.
Аз сари афтода побарҷост бунёдам чу шамъ,
Нахли таслими маро гайр аз тавозӯй решаша нест.
Бедил, аз хешон намебояд иъонат хостан,
Мумиёй чорафармои шикасти шиша нест.

Худнамоиҳо касофатчавҳарист,
Шиша, то дар санг мебошад, парист.
Эътибор ин чо надорад оғият,
Шамъ сар то пош помоли сарист.
Сарф гул нокарда, озодӣ маҳоҳ,
Ин самар вақфи баҳори бебарист.
Пунба неҳ дар гӯшу вокаш бехалал,
Хонаи осудагӣ қулфаш карист.
Бехудиро чорсӯйи ноз кун,
Ранг гардондан дукони ҷавҳарист.
Оташам, оташ, мапурс аз кисватам,
Ҳар чӣ мепӯшам, ҳамон хокистарист.
Инфиъоли саҷда з-он дар мебарад,
Бар ҷабини ман арак бояд гирист.
Рангҳо яксар шикастомодаанд,
Ин гулистон олами миногарист.
Якқалам мӯйи шиканпарвардаем,
Паҳлуи мо нардбони лоғарист.
Фитрат аз норостӣ ҷап меҳӯрад,
Лағзиши ин хома аз бемистарист.
Васл пайгом аст, чун омад ба ҳарф,
То ҳудое гуфтай, пайгамбарист.
Мардро дар ҳалқ мунсиғ зистан
Бар сипехри авчи иззат меҳварист.
Чун арак гавхарфурӯши хичлатем,
Қиммати мо инфиъоли муштарист.
Бедил, аз бунёди мо хичлат нарафт,
Ҳоки мо чун об мавзӯи тарист.



Дар хаёлободи роҳат оғаҳӣ номаҳрам аст,
Чилва нанмояд биҳишт, он ҷо ки чинси одам аст.
Дар назарҳо гарди ҳайрат, дар нафасҳо шӯри аҷз,
Сози базми зиндагониро ҳамин зеру бам аст.
Подшоҳӣ дар тилисми серчашмӣ бастаанд,
Косаи ҷашми гадо гар пур шавад, ҷоми Ҷам аст.
Аз дуто гаштан надорад чора нахли мевадор,
Қомати ҳар кас ба зери бор меояд ҳам аст.
Яъстамҳид аст ин уммедҳо, ҳушёр бош,
Ҳар қадар арзи амалҳо беш фурсатҳо кам аст .
Бо фуруғи чилваат наззорагиро тоб ку?
Ранги гул чун оташ афрӯзад, сипандаш шабнам аст.
Дар бинои ҳайрат аз ҳусни ту мебинам ҳалал,
Хонаи оина ҳам барпо ба девори нам аст.
Дарси ибратҳои моро нусхае даркор нест,
Ҷашми оҳуро саводи хеш сармашқи рам аст.
То нафас бокист, золим нест бе фикри фасод,
Гӯшагири фитна мебошад камонро то дам аст.
Шӯъла ҳар ҷо мешавад саргарми таъмири гуур,
Дог меҳандад, ки ҳамворӣ бинои муҳкам аст.
Дӯстон ҳошо, ки рабти улфат ҳам бигсилад,
Мавҷҳоро рафтан аз худ ҳам дар оғӯши ҳам аст.
Номдориҳо гирифторист дар доми бало,
Бедил, ангушти шаҳонро тавки гардан хотам аст.

Дар печу тоби гесү то шонаро арӯсист,
Сайри саводи занчир девонаро арӯсист.
Бе гиря нест мумкин таъмири ҳасрати дил,
То сел мехиромад, вайронарао арӯсист.
Дарё гуҳарфурӯш аст аз орамидани мавҷ,
Гар орзӯ бимирад, фарзонаро арӯсист.
Айшу нишоти имкон мавқуфи гафлати мост,
То мо сиёҳмастем, майхонаро арӯсист.
Файзе наметавон бурд, то дил ба ғам насозад.
Оташ зану тараб кун, к-ин хонаро арӯсист.
Дилро баҳори ишрат тарки хаёли чисм аст.
Гар сар барорад аз хок ин донаро арӯсист.
Бозори вахм гарм аст аз чинси бешуъурӣ,
Дар базми хобнокон афсонаро арӯсист.
Аз лутфи сарфарозон шоданд зердастон,
Дар ҳандаи суроҳӣ паймонаро арӯсист.
З-он нолае, ки занчир дар пойи шавқ дорад,
Фарзонаро надомат, девонаро арӯсист.
Дар сина бе хаёлат ракси нафс муҳол аст,
То шамъ ҷилва дорад, парвонаро арӯсист.
Бедил, ҷаро насӯзам шамъи видоъи ҳастӣ?
З-он шӯхи ошнокуш бегонаро арӯсист.



Дар сояи абрӯ нигаҳат маству ҳароб аст,
Чун тег за сар даргузарад, олами об аст.
Ошиқ ба чӣ умmed занад фоли тамошо?
Дар олами найранги ту то чилва никоб аст,
Як ғунчай бедор надорад чамани даҳр,
Шоҳи гули ин боғ саросар рағи хоб аст.
Мо гарқаи туғони хаёлем, вагарна,
Ин баҳр тунукмояттар аз мавчи сароб аст.
Як дидай тар беш надорем чу шабнам,
Дар қофилаи мо ҳама минои гулоб аст.
Парвонаи комиладаби пойи чарогем,
Дар кишвари мо болу пари рехта боб аст.
Фурсатталабӣ лозими анҷоми вафо нест,
То бисмили мо гарми тапиш гашт, қабоб аст.
Бемагз бувад донаи кишти амали даҳр,
Дар риштаи мавҷ ар гуҳаре ҳаст, ҳубоб аст.
Ибратгаҳи имкон набувад ҷойи иқомат,
Дар дида нигаҳро ҳама дам по ба рикоб аст.
Дар ишқ ба маъмурии дил гарра мабошед,
Ҳар ҷо қадами сел расидаст, ҳароб аст.
Бедории бахтам зи гули обилапойист,
То ғунча бувад, дидай умmed ба хоб аст.
Чун ҷавҳари оина зи ҳайрат ҳама хушкем,
Ҳарчанд рагу решай мо дар дили об аст.
Ҷуз сузу гудоз аз пари парвона нахондем,
Ин саҳфаи оташзада ҷузви чӣ китоб аст?
Бедил, зи суханҳои ту масть аст шунидан.
Таҳрики забони қаламат мавчи шароб аст.

Ошиқӣ макдури ҳар айёш нест,
Фам қашидан санъати наққош нест.
Хусни маҳбубе, ки моро дод кард,
Гар қиёмат фош гардад, фош нест.
Гар шавӣ огоҳ зи одоби ҳузур,
Маҳрами хуршед ҷуз хаффош нест.
Бениёзӣ аз тасанинӯъ фориг аст,
Базми дил густурдаи фаррош нест.
Фарди авҳом андаке бояд нишонд,
Ҳастӣ охир арсаи парҳош нест.
Шаш ҷиҳат фарш аст истигнои факт,
Муфлисӣ дар ҳеч ҷо қаллош нест.
Бо такаллуф марг ҳам зиллаткашист,
Аз кафан гар бигзарӣ, наббош нест.
Нӯҳ фалак аз шури бемагзӣ пур аст,
Ин макон ҷуз гунбади ҳашҳош нест.
Чашми роҳат чун нафас аз дил мадор,
Хонаи оинаат шаббош нест.
Истиқомат рафта гир аз сози шамъ,
Саркашӣ бо ҳар кӣ бошад, пош нест.
Эй ҳавасмеҳмони хони зиндагӣ,
Ғусса бояд ҳӯрдан, ин ҷо ош нест.
Дар тагофулхонаи абруи ўст,
Бедил, он тоқе, ки нақшаш қош нест.



Конуни адаб парадари савту садо нест,
 З-ин соз магұ, то нафасат сурманаво нест.
 Аз ҳар чи асар вокашй, афсона далел аст.
 Сармояи ин қофила қуз бонги даро нест.
 Ҳар ҳарф, ки омад ба забон, мунфаъилам кард,
 Кам част аз ин кеш, хаданге ки хато нест.
 Ҳиммат чи қадар зери фалак бол күшояд?
 Паст аст ба ҳадде, ки дар ин хона ҳаво нест.
 Умрест ки аз сози бадандомии оғоқ
 Гар риштаву тобест, ба ҳам тангқабо нест.
 Моро тарии ҷабха ба ибрат нарасонид,
 Ҷинси араки саъй зи дуккони ҳае нест.
 Ең өзгірасо қобити раҳмат натавон шуд.
 Дастье, ки баландп расадаш, боби дуъо нест.
 Ҳуш дор, ки дар сояи девори қаноъат
 Хобест, ки дар хоби пару боли ҳумо нест.
 Вомондаи ачзем зи афсуни таъаллук.
 Гар дил накашад ришта, нафас обидиң жой.
 Аз ҷаҳлу хирад то ҳавасу ишқу муҳабба.
 Қуз мо чи матоъест, ки дар хонаи мо нест²
 Моро қарами оми ту мухгочи ғано кар.
 Гар чилва тағофул занад, ошига гадо нест.
 Қуз маънӣ аз осори иборат натавон ҳонд,
 Гар гайри Ҳудо фаҳм кунӣ, гайри Ҳудо нест.
 Ҳар бебасареро накунад маҳрами таҳқик,
 Он дасти ҳинобаста, ки қуз ранги ҳино нест.
 Бедил, рами фурсат чаманорост дар ин ҷо,
 Гул фикри иқомат чи қунад ранг бачо нест.



Масти ирфонро шароби дигаре даркор нест,
Чуз тавофи хеш даври согаре даркор нест.
Саъи парвозат чу буйи гул гар аз худ рафтан аст.
То шикасти ранг бошад, шахпаре даркор нест.
Сұхтан чун шамъ авчи пояи иқболи мост.
Доф манзур аст ин чо, ахтаре даркор нест.
Субҳро изхори шабнам хандаи дандоннамост,
Синачоки шавқро чашми таре даркор нест.
Хиффату тамкин ҳиҷоби нашъай ворастагист.
Баҳр агар бошӣ, хубобу гавҳаре даркор нест.
Шона гар машшотаи зулфат набошад, гӯ мабош,
Дафтари ошуфтагиро мистаре даркор нест.
Оташи хуршедро набвад кавокиб чуз сипанд.
Ҳусн чун саршор бошад, зеваре даркор нест.
Шӯълаҳо дар пардаи саъийи ҷаҳон хобидаанд,
Гар нафас сӯзад касе, оташгаре даркор нест.
Изтироби дил зи ҳар муям чакидан мекашад,
Чунраги абри баҳорам ништаре даркор нест.
Олами аҷз аст ин чо, ҷоҳ ку, шавкат кадом?
То тавонӣ, нола қун, карруфаре даркор нест.
Ҳишти бунёди ту бар ҳам чидани мижгон бас аст,
Дар тағофулхона бому манзаре даркор нест.
Зухду такво ҳам хуш аст, аммо такаллуф бартараф,
Дарди дилро бандаам, дарди саре даркор нест.
Ҳирс конеъ нест, Бедил, варна аз сози маъш
Он чӣ мо даркор дорем, аксаре даркор нест.



Вазъи тартиби адаб дар арсагоҳи лоф нест,
Қобили ин зеҳ камони қабзаи наддоф нест.
Аз адам мечӯшад ин афсонаҳои мову ман,
Гар ба маънӣ ворасӣ, чуз хомӯши ҳарроф нест.
Faфлати дилҳо ҷаҳонеро мушавваш вонамуд,
Ҳеч ҷо мувҳиштар аз оинаи нософ нест.
Роичу қалби дӯкони ваҳм беандоза аст,
Бо чӣ пардозад димоги нотавон? Сарроф нест.
Хоби роҳат муддаъои мунъим аст, аммо чӣ суд?
Махмале чуз бӯрёи факр тамкинбоф нест.
Ҳар киро дидам дар ин машҳад, дунимаш кардаанд,
Теги қотил ҳам бар ин тақдир беинсоф нест.
Он сӯйи ҳавфу ражо ҳулди яқин пайдо кунед,
Варна имоне, ки машхур аст, чуз аъроф нест.
Нақши ин дафтар камоҳӣ қашфи табъи мо нашуд,
Айнаки фитрат дар ин ҷо он қадар шаффоф нест.
Булғузули ҷуд бош, ин базми ик ром асту бас,
Ҳар қадар баҳшад касе об аз муҳит, исроф нест.
Аршу фарш ин ҷо муҳоти вусъатободи дил аст,
Каъбаи моро саводи тангӣ аз атроф нест.
Толиби фаҳми мусаммой, аёри исм гир,
Сурати анҷо ҳамин чуз айну нуну қоф нест.
Қайди дил, Бедил, губори нанги фитратҳо мабод,
То зи мино нагзарад, дур даст ин май, соф нест.

То зи пайдой ба гүшам хонд афсун эхтиёч,
Рўзи аввал чун дилам хобонд дар хун эхтиёч.
Нағмаи қонуни ин маҳфил салои ҷуди кист?
Оламеро аз адам овард берун эхтиёч.
Ҳусни ишке нест ҷуз иқболу идбори зуҳур,
Лайлии ин базм истиғност, Мачнун эхтиёч.
То нашуд ҳокистар, аз оташ сиёҳӣ гум нашуд,
Тирабаҳтиҳо маро ҳам кард собунэхтиёч.
Сайди найранги таваҳхумро чӣ ҳастӣ, ку адам?
Пеш аз ин ҳунам гано мерехт, акнун эхтиёч.
Дарҳури ҷоҳ аст иброми фузулиҳои табъ,
Симу зар чун беш шуд, мегардад афзун эхтиёч.
Бо лаймон гар ҷунин ҳирси гадотабъат ҳуш аст,
Боядат зери замин бурдан ба Қорун эхтиёч.
Гар лаб аз изҳор бандӣ, ашк мижгон медарад,
То кучо бояд нуҳуфт ин ноламазмун эхтиёч?
Субҳи ин вайрона бо он бетаъаллук зистан
Мебарад аз як нафас ҳастӣ ба гардун эхтиёч.
Арзи матлаб нармии гуфтор иншо мекунад,
Ҳарфи номавзуни моро кард мавзун эхтиёч.
Ҳамчу аҳли қабр, Бедил, бенафас бошӣ, ҳуш аст,
То набандад риштаат бар сози гардун эхтиёч.

Шуд лаби ширина дояш бо ман аз ибром талх,
Аз тақозои ҳавас кардам майи ин чом талх.
Пухтагӣ дар табъи ноқис бедимоги тӯҳмат аст,
Дуд меояд бурун аз ҷӯҳои хом талх.
Имтиодиди умр бурд аз ҷашми мо завқи нигоҳ,
Кӯҳнагиҳо кард охир мағзи ин бодом талх.
Душмани амн аст мавқеъношиноси дам задан,
Зиндагӣ бар худ макун чун мурғи беҳангом талх.
Ҳирси зар, он ғаҳ ҳаловат? Ихтироъи ваҳми кист?
Комҳо дар ҷуши сафро мешавад ноком талх,
Бе судоъе нест шӯҳратҳои иқболи ҷаҳон,
Мавчи чин зад, баски шуд оби ақиқ аз ном талх.
Ҷавҳари фитрат макун ботил ба тамҳиди гараз,
Эй басо мадҳе ки шуд з-ин шева чун дашном талх.
Баски дорад табъи ҳалқ аз ҳақгузорӣ инфиъол,
Додани ҷон нест инҷо чун адой вом талх.
Интизори сайди матлаб саҳт роҳатдушман аст,
Хоб натвон ёфт ҷуз дар дидаҳои дом талх.
Гар зи идбор оғаҳӣ, бигзар зи иқболи ҳавас,
Тарки оғози ҳаловат нест чун анҷом талх.
Мекунад, Бедил, табассум зикри ҷашмашро илоҷ,
Пистааш ҳоҳад намак зад, гар шавад бодом талх.



Азбаски ба таҳсили гано ҳирси ту чон канд,
Қабр аст, нигине ки ба номи ту тавон канд.
Чуз тухми надомат чӣ кунад хирман аз ин дашт?
Беҳосили ҷаҳде, ки замини дигарон канд.
Чун шамъ дар ин варта фурӯ рафт ҷаҳоне,
Растан чӣ ҳаёл аст зи ҷоҳе ки забон канд?
Имruz ба ҳукми асари лофи таҳаввур
Рустам зани мардест, ки боли магасон канд.
Дар ҳар кафи ҳоке ду ҷаҳон решай мастист,
Бо қуввати тақво натавон бехи разон канд.
Зуҳҳод зи бас ҷонбалаби сарфаи ришанд,
Дар мотами ин мурдадилон мӯ натавон канд.
Фарёд, ки роҳе ба ҳақиқат накушудем,
Нақбе ки ба дил канд нафас, саҳт ниҳон канд.
Чун гунча ба ҷамъияти дил сохта будем,
Ин уқда кӣ во кард, ки моро зи миён канд?
Дар дил ҳавасе по нафушурд аз рами фурсат,
Ҳар сабза ки бар решашад, ин оби равон канд.
Печу ҳами ин уқда кушудем ба пирӣ,
Яъне, ки ба дандон натавон дил зи ҷаҳон канд.
Бедил, на дунёст қарорат, на ба уқбо,
Хурдаст ҳаданги ту аз ин ҳафт камон канд.

Аз чарх на ҳар аблаху нодон гила дорад,
Чойи гила ин аст, ки инсон гила дорад.
Асбоб бар озодадилон саҳт ҳичобест,
Наззора зи ҷамъияти мижгон гила дорад.
Занцир зи девона надид улфати ором,
Аз ваҳшати дил турраи ҷонон гила дорад.
Бар ваҳшати ашкам табу тоби миҷа бор аст,
Ин мавҷ зи печу ҳами домон гила дорад.
Изҳор араки хичлати дебочаи шарм аст,
Мактуби манин аз шӯҳии унвон гила дорад.
Тарсам, шавад озурда зи тоби нигаҳи гарм,
Рӯҳсори ту, к-аз сояи мижгон гила дорад.
Аз тоқати догам ҷигари шӯъла кабоб аст,
Аз обилаам ҳори магелон гила дорад.
Ашки тапишшоҳангӣ ҷунунам, чӣ тавон кард?
Осудагӣ аз хонабадушон гила дорад.
Зинҳор, ба ҳуд низ тараҳҳум нанмой,
Имрӯз дар ин анҷуман эҳсон гила дорад.
Бедил, манам он гавҳари дарёни таҳаммул,
К-аз лангари ман шӯриши тӯғон гила дорад.

Эҳтиёче, ки сари мард ба ҳам мерад,
Обру мебараду ҷабҳаи нам меорад.
Ҳама кас гурсинаи хирс ба завқи серист,
Ранчи боре, ки қашад пушт, шикам меорад.
Тарки Симу дирам аз ҳалқ чӣ имкон дорад?
Пушти даст аст, ки нохун зи адам меорад.
Комчӯён, талаби ҳиммат аз афсӯс кунед.
Ки зи асбоби ҷаҳон даст ба ҳам меорад.
Гули ин боғ зи найранги шукуфтан афсурд,
Боҳабар бош, ки шодӣ ҳама ғам меорад.
Дар вафо мункири анҷоми муҳабbat нашавӣ,
Барҳаман оташе аз санги санам меорад.
Булбулон, даъвати парвона ба гулшан макунед,
Ранги гул тоби пари сӯхта кам меорад.
Ҷараси қофилаи ишқ ҳуруши ҳавас аст,
Нест чуз гарди ҳудус он чӣ қидам меорад.
Он сўйи хок набурдем суроги таҳқик,
Қосиди мо ҳабар аз нақши қадам меорад.
Эй биноят ҳавасэҷодкуни дӯши ҳубоб,
Нафасат гар ҳама бор аст, кӣ ҳам меорад?
Ту диле ҷамъ кун, ин тафриқаҳо ин ҳама нест,
Сари сад ришта ҳамин уқда баҳам меорад.
Ҳама ҷо муфтбари ҳоли зиёдӣ, Бедил,
Тоси ин нард барои ту чӣ кам меорад?



Ин қадар риш чй маънӣ дорад?
Файри ташвиш чй маънӣ дорад?
Одамӣ-хирс, чй зулм аст охир?
Марди ҳақ-меш, чй маънӣ дорад?
Ҳазар аз зоҳиди мисвокбасар,
Ақрабу неш чй маънӣ дорад?
Даъвии пуч ба ин сомон риш
Наравад пеш, чй маънӣ дорад?
Як нахуд каллаву даҳ ман дастор,
Ин каму беш чй маънӣ дорад?
Шайх бар арш напарад, чй кунад?
Файри пар риш чй маънӣ дорад?
Бедил, ин ҷо ҳама риш асту фаш аст,
Маслаку кеш чй маънӣ дорад?

Ба шүхӣ зад тараб, ғам оғариданд,
Мукаррар шуд асал, сам оғариданд,
Нисори нозе аз андеша гул кард,
Ду олам ҷон ба як дам оғариданд.
Ба заҳми изтироби бисмили мо
Зи хуни рафта марҳам оғариданд.
Шикасти оғият оҳанг гардиҳ,
Ба ҳар ҷо сози одам оғариданд.
Ҷаҳон ҷӯши баҳори бениёзист,
Ба як сурат ду гул кам оғариданд.
Ба ҳар ҷо ваҳшати мо арза доданд,
Шарору барқ берам оғариданд.
Гули ин бӯстон оғатбаҳор аст.
Шикасту ранг тавъам оғариданд.
Ба таскини дили мачруҳи бисмил
Пари афшонда марҳам оғариданд.
Ба пирӣ гиря кун, к-оинаи субҳ
Барои арзи шабнам оғариданд.
Каримон, хун шавед аз хичлати чуд,
Ки шуҳрат хоси Хотам оғариданд.
Чу моҳи нав ҳами вазъи сучудам
Зи пешонӣ муқаддам оғариданд.
На маҳмурӣ, на мастӣ, чист Бедил?
Димогат аз ҷӣ олам оғариданд?

Бе занг дар ин маҳфил оина намебошад,
Он дил, ки тихӣ бошад аз кина, намебошад.
Ҳар чилва ки дар пеш аст, гардаш ба қафо дарёб,
Фардои ин олам бе дина намебошад.
Мачнун ба кӣ дил бандад, ҳасрат ба чӣ пайвандад?
Дар кисвати урӯй ин пина намебошад.
Ҳайф аст қашад фурсат дарди сари махмурӣ,
Дар ҳафтаи майхорон одина намебошад.
Як риш ба сад қавсар арzon накунӣ, зоҳид.
Дар чорсӯйи ҷаннат паҳмина намебошад.
Ёрон, миҷа бардоред, муфт аст фалактозӣ.
Ин манзари ҳайратро як зина намебошад.
Дар коргҳи таҷдид яқдаст чамансозист.
Тақвими баҳор ин ҷо порина намебошад.
Ҳар гавҳар аз ин дарё дорад садафи дигар,
Дигъ дар кафи дилдор аст, дар сина намебошад.
Гар аҳли сухан, Бедил, сомони ғано хоҳанд,
Чун нусҳаи ашъорат ганчина намебошад.

Бе факр ошкор нагардад иёри мард,
Бахти сияҳ бувад маҳаки эътибори мард.
Поси виқору садди Сикандар баробар аст,
Чуз обру чу тег нашояд хисори мард.
Дунё зи ахли чуд ба худ ноз мекунад,
Зин бева нест, то бувад андар канори мард.
Ҳиммат баланд дор, к-аз асбоби эътибор
Бегайратист, он чӣ наёяд ба кори мард.
Дар арсае, ки по фушурад гайрати сабот,
Кӯҳсорро ба нола насанҷад виқори мард,
По бар ҷаҳони пуч задан нанги ҳиммат аст.
Дар пунбазори ҳез наяфтад шарори мард.
Беш аст азми шер ба ғови баландшоҳ,
Бар ҳасми бесилоҳ далерист ори мард.
Чуз синасофӣ оинаи муддаъо набуд,
Ҳар ҷо намуд ҷавҳари чуръат губори мард.
Ин ҷо ба оби тег ба хун ғута хурдан аст,
Оина то кучо шавад оинадори мард?
Гандум ба гайри оғати Одам чӣ доштаст?
Ё Раб, ту шакли зан написандӣ дучори мард.
Он ҷо, ки ҷарҳи дун кунад имдоди нокасон,
Ҳез аз фишори хуся барорад димори мард.
Баргаштааст баски дар ин аср таври ҳалқ,
Номардии зане, ки нагардад савори мард.
Бедил, замона душмани арбоби гайрат аст,
Тарсам, ба дасти ҳез диҳад ихтиёри мард.



Пир хамёзакаши вазъи ҷавон мебошад,
 Ҳасрати тир дар оғӯши камон мебошад .
 Навбаҳори чамани умр ҳамин ҳомӯшист,
 Гуфтугӯ сарсари тамҳиди ҳазон мебошад.
 Ғафлат аз мунтазири васл ҳаёлест муҳол,
 Ҷашм агар баста шавад, дил нигарон мебошад.
 Роҳбари олами болост ҳаёли қади ёр,
 Ҳизри ин бодия чун сарв ҷавон мебошад.
 Қатъи занчир зи Мачнуни ту натвон кардан,
 Мавҷ ҷузви бадани оби равон мебошад.
 Ҷӣ ҳаёлест, навое зи таманно накашем?
 Ки нафас риштаи қонуни фигон мебошад.
 Саҳт дур аст аз ин домгаҳ озодии мо,
 Мижа аз бехабарӣ болфишон мебошад.
 Хотири нозуқӣ мо эмин аз офтот нашуд,
 Санг дар коргаҳи шишагарон мебошад.
 Сари таслими сабукмоя ба бекадриҳост,
 Ҷинси моро ба кафи даст дӯкон мебошад.
 Булбули тифлмизочам, ба кучо дил бандам?
 Гули ин боғ зи рангинқафасон мебошад.
 Каҷадоёна ба арбоби матолиб сар кун,
 Ростӣ бар дили ин қавм синон мебошад.
 Ҷашм то во кунӣ, аз хеш бурун тохтаем,
 Сурати оина доманбамиён мебошад.
 Соғмашраб дузабонӣ написандад, Бедил,
 Ҳар ҷӣ дар дил, ба лаби об ҳамон мебошад.

Пеши арбоби ҳасаб тарки насаб бояд кард,
Пардаи дидаву дил фарши адаб бояд кард.
Корвонҳо ҳама маҳмилкаши яъс аст ин чо,
Ноларо бадрақаи саъии талаб бояд кард.
Боиси гиря дар ин дашт агар чизе нест,
Алами бекасие ҳаст, сабаб бояд кард.
Гар шавад пеши ту манзури нисори нигаҳе,
Гавҳари чон ба ҳавас тухфай лаб бояд кард.
Чамъ будан ба парешонсифатӣ осон нест,
Рӯзҳо дар қадами зулфи ту шаб бояд кард.
З-ин таваҳҳумкада сомони дигар натвон ёфт,
Ҷуз даме чанд, ки исори таъаб бояд кард.
Тарки лаззоти ҷаҳон муфти саломат шумаред,
Ин шакар қобили он нест, ки таб бояд кард.
Ҷайбҳо мавчи тарабгоҳи ҳузури дарёст,
Фикри худ кун, гарат андешаи Раб бояд кард.
Нами обу кафи хоке ба ҳам омехтааст,
Ҳарҷӣ ояд зи ту, корест аҷаб, бояд кард.
Бедил, ин анҷумани ваҳм дигар натвон ёфт,
Дард ҳам муфти тамошост, тараб бояд кард.

То маҳи нав бар фалак болкушо меравад,
 Дар назарам рахши умр наълнамо меравад.
 Хоҳ нафас фарз кун, хоҳ губори ҳавас,
 Не саҳар асту на шом, сели фано меравад.
 Қатыи нафас то ба чост, хоки ҳамин манзилем,
 Шамъ раҳаш зери пост, саъй кучо меравад?
 Нашвунумо гуфтугүст дар чамани эҳтиёч,
 Рӯ ба фалак якқалам дасти дуъо меравад.
 Кофилай ачзу боз ҳукми «ба ҳар сү битоз»,
 Олами вомондагист, обилаҳо меравад.
 Сачда намекоҳадат заҳмати чаҳди қадам.
 Чун сарат афтод пеш, навбати по меравад.
 З-ин ҳама боғу баҳор дасти ба ҳам суда гир,
 Фурсати ранги ҳино аз кафи мо меравад.
 Дар чамани эътибор гар ҳама сайри дил аст,
 Ҷашм наҳоҳӣ кушуд, арзи ҳаё меравад.
 Ҳарзахиром аст ваҳм, беҳудатоз аст фикр,
 Ҳеч кас огоҳ нест, омада ё меравад?
 Мавсими пири расид, он ҳама бар худ мабол,
 Руз ба фасли шито гунчақабо меравад.
 Ҳайати шамъанд ҳалқ, сози иқомат кирост?
 По агар афшурдаанд, сар ба ҳаво меравад.
 То ба кучо боядам, мотами худ доштан?
 Бо нафасам умрҳост, оби бақо меравад.
 Максаду муҳтори шавқ Каъбаву бутхона нест.
 Бесабабу беталаб, дил ҳама ҷо меравад.
 Ин ки ба худ чидаем фурсати нозу ниёз,
 Дилбари мо як-ду гом по ба ҳино меравад.
 Ҳарчи гузашт аз назар, нест бурун аз ҳаёл,
 Бедил аз ин домгоҳ рафта кучо меравад?

Чамъият аз он дил, ки парешони ту бошад,
Маъмурий он шавқ, ки вайрони ту бошад.
Умрест дили хуншуда бетоби гудозест,
Ё Раб, шавад оинаву ҳайрони ту бошад.
Сад чарх тавон рехт зи парвози губорам,
Он руз, ки дар сояи домони ту бошад.
Доғам, ки чаро пайкари ман соя нагардид?
То дар қадами сарви хиромони ту бошад.
Ушшоқ баҳори чаманистони хаёланд,
Пӯшидагӣ оинаи урёни ту бошад.
Ҳар нақши қадам хумкадаи олами нозест,
Ҳар чо асари лағзиши мастани ту бошад.
Наззора зи кавнайн ба кавнайн напардоҳт,
Пайдост, ки ҳайрони ту ҳайрони ту бошад.
Мапсанд, ки дил дар тапиши яъс бимирад,
Курбони ту, курбони ту, курбони ту бошад.
Сарҷуша табассумкадаи нози баҳор аст,
Чине ки шиканпарвари домони ту бошад.
Дар дил тапише меҳалад аз шубҳаи ҳастӣ,
Ё Раб, ки нафас чунбиши мижгони ту бошад.
Бедил, суханат нест чуз иншои таҳайюр,
Ку оина, то сафҳаи девони ту бошад?!



Чоки кисвати факрам ранги ханда мерезад,
Бахя бебаҳоре нест, гул зи жанда мерезад.
Дар димоги парвона бол мезанад ашкам,
Қатраҳои ин борон пур тапанда мерезад.
Дар адам ҳам ачзоям дастгоҳи зинҳорест,
Ин губор бар ҳар хок хаткашанда мерезад.
Реша дар ҳаво дорем, то кучо ҳавас корем?
Донаи шарап дар хок норасанда мерезад.
Боги мо чаман дорад дар замини хомӯшӣ,
Фунча бошу гул мечин, гул ба ханда мерезад.
Бехабар, нагардидӣ маҳрами кафи афсӯс,
К-ин дуруштии табъат аз чӣ ранда мерезад?
Гарди нотавони мо чанд бар ҳаво бошад?
Гар ҳама фалактоз аст, боли канда мерезад.
Нома гар ба роҳ афканд, узрҳоҳи қосид бош,
Болҳо чу шамъ ин чо аз паранда мерезад.
Ҷавҳари талош аз ҳирс поймоли нокомист,
Ҳар арақ ки мо дорем, ин даванда мерезад.
Поси обрӯ то хун фарки нозуке дорад,
Ин ба тег мерезад, он ба ханда мерезад.
Ҷуз ҳаё намебошад ҷавҳари карам, Бедил,
Ҳар чӣ резише дорад, сар фиканда мерезад.

Хусни бешарм аз хүчуми булҳавас маҳшар шавад,
Эмин аз гулчин набошад, боғ чун бедар шавад.
Содалавҳихо дил умрест сармашқи ғаност,
Орзу, ё Раб, мабод, ин сафҳаро мистар шавад.
Хоки арбоби назар сомони нури оғаҳист,
Сурма бояд кард, агар оина хокистар шавад.
Шүхии ҳарф аз забони шармсори мо маҳоҳ,
Тоир аз парвоз мемонад, чу болаш тар шавад.
Сафҳай дилро ба дөге метавон оина кард,
Лафз аз як нүкта сохибмаъни дигар шавад.
Осмон, мушкил, ба осонӣ дихад пардози дил,
Баҳр тӯғонҷо кунад, то қатрае гавҳар шавад.
То тавонӣ, сар матоб аз ҷодаи таслими ишқ,
Хок, чун дар сояи хуршед хобад, зар шавад.
Соявор аз бекасиҳо ҳилаҷуйи гайратам,
Бар сарам гар хок ҳам дасте кашад, афсар шавад
Ҳасрати маҳмурии он ҷашми майгун бурдаам,
Сарнавишти хоки ман, ё Раб, хати согар шавад.
Эй ҷунунтаъмир, аз ташвиши осудан баро,
Чони саҳтат ҷанд ҳишти ин кӯҳанманзар шавад?
Орамидан ку, гирифтам, соъате чун гирдбод
Дар сари хокат ҳавое печаду афсар шавад?
Бедил, аз саргаштагонӣ, манзилат оворагист,
Изтиробат ҷанд чун реги равон роҳбар шавад?



Хорици абнои чинс аст, он ки мавзун мешавад,
 Қатра чун гардад гүхар, аз баҳр берун мешавад.
 Бо ҳама афсурдагӣ, гар роҳи фикре во кунам,
 Ҷайби манин хумхонаи ҷӯши Фалотун мешавад.
 Шабнаму гул гайри расвой чӣ дорад з-ин чаман?
 Гиряи бедардии мо ҳандамақрун мешавад.
 Ҳонадорӣ дигару саҳронавардӣ дигар аст,
 Тоби дилтангӣ надорад, он ки Мачнун мешавад.
 Аз ҷунуни карруфар бар ҷарҳ мағрозед сар,
 К-ин садои кӯҳ охир гарди ҳомун мешавад.
 Бо кафан созед пок олоиши нанги ҷасад,
 Ҷома чун шуд шуҳгин, мӯҳточи собун мешавад.
 Саъд агар ҳонӣ, чӣ ҳосил тинати манҳусро?
 Ҳамчунон масҳ аст, агар бӯзина маймун мешавад.
 З-ин ганоҳо он чӣ ҳоҳӣ, аз сафои дил талаб,
 Ҷун ба сайқал мерасад оина, Қорун мешавад.
 Бе такаллуф нест мавқуфи ду мисръ вазъи байт,
 Ҷун ду дар марбути ҳам шуд, ҳона мавзун мешавад.
 Бар сарам гар соя афтад з-он ҳинои нақши по,
 Ҷун баҳор аз сояи манин хок гулгун мешавад.
 Ҷаҳдҳо бояд, ки ҷоме з-ин чаман орӣ ба даст,
 Об то гул ҳар қадам ранге дигар хун мешавад.
 То қаят қулкулнавоиҳои оҳанги шабоб?
 Эй ҷунунпаймои гафлат, шиша вожун мешавад.
 Бедил, ашъори ман аз фаҳми қасон пӯшида монд,
 Ҷун иборат нозук афтад, ҷонги мазмун мешавад.

Дил аз дами муҳаббат чандин футур дорад,
Ин бода саҳт тунд аст, бар шиша зӯр дорад.
Номаҳрами қазой, ўхӣ макун дар ин дашт,
Кон барқ бар сиёҳӣ чашме зи дур дорад.
Бо инҳирофи ҳар вазъ нанги таҷохуле ҳаст,
Чашми тағофулиншо тақлиди кӯр дорад.
Ҳамсанги хомкорон мапсанд пухтагонро,
Алмоси маъданни мо шарм аз булӯр дорад.
Ошиқ ба азми мақсад мӯҳточи роҳбар нест,
Парвона дар таҳи бол мактуби нур дорад.
Гар аз ҳами кулоҳ аст арзи ҷалоли шоҳон,
Гарди шикасти мо ҳам аҷзи гаюр дорад.
Гар марди эҳтиётӣ, аз худ мабош ғофил,
Тӯфон ба ҳар масомат чандин танӯр дорад.
Талҳ аст айши имрӯз аз гуфтугӯи фардо,
Дар ҳонае ки моем, ҳамсоя шӯр дорад.
Ноқобили тавозӯй магзар зи базми аҳбоб,
Оҳ аз касе, к-аз ин об бе пул убур дорад.
Нанг аст ваҳми тимсол дар ҷилавгоҳи таҳқик,
Машшота бех, к-аз ин базм оина дур дорад.
Аз худ баромадан низ дар кеши аҳли таслим,
Ҳарчанд саркашӣ нест, вазъи ғурур дорад.
Бедил, камоли ҳар чиз бар ҷавҳар аст мавқуф,
Ҷойе ки ман набошам, ибрат қусур дорад.



Дил аз вусъат агар шоне надорад,
 Биёбон ҳам биёбоне надорад.
 Дар ин дарё надомат эътибор аст,
 Гуҳар чуз ашки урёне надорад.
 Ҷунун менолад аз бедастгоҳӣ,
 Ки урёни гиребоне надорад.
 Ту хоҳе шиша бишкан, хоҳ соғар,
 Тараб чуз ранг сомоне надорад.
 Ба худ мебол, лек аз гусса ҳӯрдан,
 Танӯри орзу ноне надорад.
 Муҳаббатпешай, бигдозу хун шав,
 Ки дарди ишқ дармоне надорад.
 Кашад чун гирдбод охир зи ҳалқат
 Гиребоне, ки домоне надорад.
 Дари дил мезаний, озодият ку?
 Магар оина зиндоне надорад?
 Муҳаббат дастгоҳи офият нест,
 Таҳайюр рабти мижгоне надорад.
 Тазаллум дурӣ аз асл аст, варна
 Нафас дар сина афғоне надорад.
 Таҳайюрбисмили ашки ниёзам,
 Ба хун ғалтиданам ҷоне надорад.
 Агар ишқи бутон куфр аст, Бедил,
 Қасе чуз коғир имоне надорад.

Дил чаҳони дигар аз миръоти яқдигар шавад,
Нусха бардоред чандон, к-ин варак дафтар шавад.
Ноз дорад риштаи ошуфтагиҳои ниёз,
Зулфи маъшук аст кори ман, агар абтар шавад.
Маҳв гардидан саропойи маро оина кард,
Чун нигаҳ дар ҳайрат афтад, олами дигар шавад.
То диҳад ҳар зарраи ман арзи ҳасратномае,
Ин кафи хoke ки дорам, кош, мушти пар шавад.
Эй фалак, аз мушти хоки ман барангезон губор,
Шояд, ин нанги ҳаюло қобили пайкар шавад.
Бо насаб мӯҳтоҷ набвад соҳиби касби камол,
«Бениёз аз баҳр гардад, қатра чун гавҳар шавад».
Субҳадорон пур ҷунунпаймои бекайфиятанд,
Ҷодаи ин корвон, ё Раб, хати согар шавад.
Ҳамчу акси занг аз оина мегардад аён,
Бар руҳи вайронама махтоб агар ҷодар шавад.
Нест гайр аз вазъи ҳомӯшӣ зи фарёдам баланд,
Ҳамчу най гар банд-бандам пояи минбар шавад.
Бе ҳамӯшӣ нест мумкин поси тамкин доштан,
Мавҷ дар гавҳар ҳазад, ҳар ҷо нафас лангар шавад.
Бедил, одам бош, фикри роқибу маркуб чист?
Аз ҳавас то кай касе полони гову ҳар шавад?



Дилдор гузашту нигаҳи бозпасин монд,
 Аз рафтани ў он чӣ ба мо монд, ҳамин монд.
 Чун шамъ, ки хокистараш оинаи дод аст,
 Ман сӯхтamu чашми сиёҳе ба камин монд.
 Дигар чӣ нисори ту кунад мушти губорам?
 Як саҷда ҷабин доштам, он ҳам ба замин монд.
 Гар ҳуш бувад, ибрати шӯҳратталабиҳост
 Ҳамёзаи ҳушке, ки зи шоҳон ба нигин монд.
 Гарди нафаси туст парофшони таваҳҳум,
 З-ин анҷумани шавқ на он рафту на ин монд.
 А з нақши ту дорад ҳалал оинаи таҳқиқ,
 Ҳар ҷо асари ваҳму гумон рафт, яқин монд.
 Ҳарчанд губорам ҳама бар боди фано рафт,
 Уммед ба кӯйи ту ҳамон хокнишин монд.
 Бебаргиям аз кулфати асбоб баровард,
 Кӯтоҳии домони ман аз горати чин монд
 Хокистари ман назри насими сари кӯйест,
 Ин гард, муҳол аст, тавонад ба замин монд.
 То мунтаҳабе вокашам аз нусҳай таслим,
 Чун моҳи навам як ҳами абру зи ҷабин монд.
 Дунбалаи минои зи каф рафта тарангест,
 Дил рафту ба гӯшам асари оҳи ҳазин монд.
 Бедил, ба раҳаш доди замингирии ашкам,
 Сар дар раҳи ҷонон натавон ҳуштар аз ин монд.

Рамзошной маңың ҳар хирасар набошад,
Табыи салим фазл аст, ирси падар набошад.
Faфлат баҳона муштоқ, хобат фасонамоил,
Бар дида сахт зулм аст, гар гүш кар набошад.
Ифшии рози улфат бар шарм vogузоред,
Накшояд ин гираҳро, дасте ки тар набошад.
Бар осмон расидем, рози дирун надидем,
Ин ҳалқа шубҳа дорад, беруни дар набошад.
Халқу ҳазор савдо, мову чунуни даште,
К-он ҷо зи бекасиҳо хoke ба сар набошад.
Чини қудурате ҳаст бар ҷабҳай нигинҳо,
Таҳсили номдорӣ бе дарди сар набошад.
Имрӯз қадри ҳар қас микдори молу ҷоҳ аст,
Одам наметавон гуфт онро, ки ҳар набошад.
Дар ёди домани ў моему дил тапидан,
Мушти губори моро шуғли дигар набошад.
Нақди ҳаёт то кай дар кисай таваҳҳум?
Оҳе, ки мо надорем, гӯ, дар ҷигар набошад.
Он бех, ки барки гайрат бунёди мо бисузад,
Оинаему моро тоби назар набошад.
Пайдост аз надомат узри заъифии мо,
Шабнам чӣ вонамояд, гар ҷашми тар набошад?
Гардонда гир, Бедил, авроки нусхай вахм,
Фурсат баҳори ранг аст, ранг ин қадар набошад.

Зи дуне чӣ гирад, агар мард гирад?
Магар домани ҳиммати фард гирад.
Хичил меравам аз зиёнгоҳи ҳастӣ,
Адам то чӣ аз ман раҳовард гирад?
Арак дорад оина аз шарми рангам,
Бигӯ, то гулоб аз гули зард гирад.
Таносони иқболи баҳти сиёҳам,
Ҳумо боядам сояпарвард гирад.
Абас латмафарсои мавту ҳаётам,
Фалак то каям мӯҳраи нард гирад?
Шаби қонеъон аз саҳар меҳаросад,
Мабодо, саводи вафо гард гирад.
Ба ҳокам фурӯ бурд имдоди гардун,
Кам аз пост, дасте ки номард гирад.
Зи бас яъс дарҳам шикастаст рангам,
Гар оина гирам, дилам дард гирад.
Аз ин боги ибрат начӯшид, Бедил,
Димоге, ки бӯйи дили сард гирад..




Сухан зи машқи адаб мавчи гавҳараш гиред,
Кам аст лагзиши хат, гар ба мистараш гиред.
Ба бастани мижа хатм аст дарси илму амал,
Ҳамин варак ба ҳам ореду дафтараш гиред.
Муҳити ишқ талоши дигар намехоҳад,
Гираҳ хуред ба таслиму гавҳараш гиред.
Ҳамон бачост худорои димоги фузул,
Чу шамъ гар ҳама бо ҳар гуле сараш гиред.
Мизочи дун ба такаллуф ғаний намегардад,
Сум аст, агар суми ҳар чумла дар зараш гиред.
Ба вазъи ибрат агар мумтаҳин шавад тавфик,
Зи худ баромадане ҳаст, минбараш гиред.
Гувоҳи даъвии ишқ инфиъоли чуръатҳост,
Ҷабин агар аракиншост, маҳзараш гиред.
Хаёли нестӣ осудагист пеш аз марғ,
Саре ки нест даме зери ин параш, гиред .
Баҳор номаи ёрони рафта меорад,
Гуле ки во кунад оғуш, дар бараш гиред.
Димоги фурсат агар қадрдони сирри дил аст,
Нигаҳ зи хона бурун меравад, дараш гиред.
Даме ки фурсати мавхуми мо расад ба ҳисоб,
Шарори ҳар чӣ ақал ҳаст, аксараш гиред.
Камоли Бедил агар хаймаи уруч занад,
Зи хок як-ду варак соя бартараш гиред.

Олами гирифтөрй хүш тасалсule дорад,
Чүши нолай занчир боги сунбуле дорад.
Хамчу күзаи дүлоб ҳар чй зери гардун аст,
Ё тараққиоханг аст, ё таназзуле дорад.
Парфишонии ишқ аст рангу бўйи ин гулшан,
Ҳар гуле ки мебинй, боли булбуле дорад.
Гар таъаллуки асбоб арзи сад чунун ноз аст,
Бениёзии мо ҳам як тагофуле дорад.
Бори шиквапаймой бар дили пур афтодаст,
То тихй намегардад, шиша қулкуле дорад.
Хоҳ бар тааммул зан, хоҳ лаб ба ҳарф афкан,
Сайри ин баҳористон ғунчаву гуле дорад.
З-инфийоли маҳмурй сархуши тасаллй бош,
Ҷабҳа то аракпаймост, согари муле дорад.
Ранчи зиндагй бар мо нестй гуворо кард,
З-ин муҳит бигзаштан дар назар пуле дорад.
Мекашад асиронро аз қиёмат онсұтар,
Шоҳиди амал, Бедил, турфа кокуле дорад.



Ақл агар сад анчуман тадбир равшан мекунад,
Фикри Мачнун сатре аз занцир равшан мекунад.
Доги навмәдій диле дорам, ки дар ҳар дам задан
Шамъҳо аз оҳи бетаъсир равшан мекунад.
Оламе чашм аз мазори мо ба ибрат об дод,
Хоки мо файзи ҳазор иксир равшан мекунад.
Нанги расвой надорад соз, то хомұшнавост,
Рамзи сад айбу хунар тақрир равшан мекунад.
Мешавад зохир ба пирій маъни тұли амал,
Чавхари ин мұсафой шир равшан мекунад.
Фоғилонро нури таҳқиқ аз саводи факт нест,
Түтиё кай дидай тасвир равшан мекунад?
Аз раги гул метавон фахмид мазмұни баҳор,
Файзи маъниҳои мо таҳрір равшан мекунад.
Нола имшаб мекалад дар дил зи заъфи пир'ям,
Шамъи бедоди камонро тир равшан мекунад.
Олами дилро иёр аз дастгоҳи нола гир,
Вусъати сахро рами нах chir равшан мекунад.
Аз арак бар қабхай афсун чарогон хондаем,
Базми моро хичлати тақсир равшан мекунад.
Интизори файзи ишқ аз хомии худ мекашам,
Чуби тарро саъи оташ дер равшан мекунад.
Ҳеч касс бар дар назад, Бедил, зи зинданғоҳи чарх,
Аңзи мо ин хонаи дилгир равшан мекунад.

Мұхаббат ситамгар набошад, набошад,
Вафо зақматовар набошад, набошад.
Дили чамъ мұхрест бар ғанчи иқбол,
Агар киса пурзар набошад, набошад.
Шукүхе, ки дорад чаҳони қаноъат,
Ба Ҳоқону Қайсар набошад, набошад.
Диле мегудозам ба сад ҷӯши масти,
Маям гар ба согар набошад, набошад.
Дар афсурданам хуфта парвози анқо,
Чу рангам агар пар набошад, набошад.
Ҳавасчавҳари тарбият нест ҳиммат,
Фалак сифлапарвар набошад, набошад.
Чӣ ҳарф аст лағзиш ба рафтори маъний?
Хате гар ба мистар набошад, набошад.
Ба чойе ки бошад уручи ҳакиқат,
Агар чарху ахтар набошад, набошад.
Чунон бош фориг зи бори таъаллук,
Ки бар дӯш агар сар набошад, набошад.
Яқине, ки аз шубҳаи дурбинӣ
Лаби ёр Кавсар набошад, набошад.
Ба хеш ошно шав, чи воҷиб, чи мумкин,
Аразро ки ҷавҳар набошад, набошад.
Паёмест ин эътибороти ҳастӣ,
Ки ҳар ҷо паямбар набошад, набошад.
Аз он остон ҳоҳ матлуби ҳиммат,
Ки ҷизе бар он дар набошад, набошад.
Зи аъдоди ҳалқ он чӣ вомешуморӣ,
Агар воҳид аксар набошад, набошад.
Асар номдор аст, з-оина магзар,
Гирифтам, Сикандар набошад, набошад.
Чи дунё, чи уқбо, ҳаёл аст, Бедил,
Ту бош, ину он гар набошад, набошад.




Вазъи фалак он чо ки ба як ҳол набошад,
Ранги ману ту чанд сабукбол набошад?
То вонигарӣ, рафтай аз дидай аҳбоб,
Об он ҳама зиндонии гирбол набошад.
Гардан нафарозӣ, ки дар ин мазраъи ибрат
Чун дона саре нест, ки помол набошад.
Дилро нафиребӣ ба фусунҳои таъяон,
Ороиши ин оина тимсол набошад.
Айбе батар аз лофи камолот надидем,
Шарме, ки лабат ташни табхол набошад.
Аз шукри муҳаббат дили мо бехабар афтод,
Дар қаҳти вафо ҷурми маҳу сол набошад.
Имрӯз гар инсоғ дихад доди табойеъ,
Кас мунтазири Маҳдию Даҷҷол набошад.
Эй оина, ҳар сӯ гузарӣ, муфти тамошост,
Уммед, ки оҳет ба дунбол набошад.
Домони карӣ гиру навои ҳама бишниав,
То пеши ту соҳибаразе лол набошад.
Хиффат макаш аз ҳалқу ба изҳори гано кӯш,
Ҳарчанд ба дасти ту зару мол набошад.
Дар ҳар кафи хoke ки фитодем, фитодем,
Паҳлӯи адаб қуръаи раммол набошад.
Тар мекунад андешаи хушкӣ мижаамро,
Магзи қалами нарғиси ман нол набошад.
Озодагиву сайри гиребон чӣ хаёл аст?
Бедил, сари парвоз таҳи бол набошад.



Ҳар сухансанче ки хоҳад сайди маъниҳо кунад,
 Чун забон мебояд аввал хилвате пайдо кунад.
 Зинҳор, аз сӯҳбати бадтинатон парҳез кун,
 Зиштии як рӯ ҳазор оинаро расво кунад.
 Умрҳо мебоядат бо безабонӣ сохтан,
 То ҳамон ҳомӯшият чун оина гӯё кунад.
 Мекашад бар дӯш сад тӯфон шикасти ҳодисот,
 То касе чун мавҷ аз ин дарё саре боло кунад.
 Ҳарзагард аз сӯҳбати соҳибназар гирад хаё,
 Об гардад дуд, чун дар ҷашми мардум ҷо кунад.
 Оҳи гарме сайқали сад оина дил мешавад,
 Шӯълае чун шамъ чандин додро бино кунад.
 Бе гудози худ илочи кулфати дил мушкил аст,
 Кист гайр аз об гаштан иқди гавхар во кунад?
 Медамад субҳ аз гиребон сафҳаи оинаро.
 Аз тамошои хатат гар ҷавҳаре иншо кунад.
 Шонаро иқболи гесӯятг хутансармоя кард,
 Вақти ринде хуш, ки бо чоки чигар савдо кунад.
 Ҳоки Мачнунро асое нест гайр аз гирдбод,
 Нолае ку, то бинои шавқи мо барпо кунад.
 Саҳт дур афтодаем аз обу ранги эътибор.
 З-ин гулистон ҳар кӣ берун част, сайри мо кунад.
 Бехатое нест, Бедил, изтироби аҳли дард,
 Ашк чун бетоб гардад, лағзище пайдо кунад.

Ҳамчу оташ ҳар киро дуди талаб дар сар бувад,
Ҳар хасу хораң ба авчи муддао рохбар бувад.
Мезанад согар ба тоқи абруй осудагй,
Ҳар киро аз обила по бар сари Кавсар бувад.
Бе ҳавое нест мумкин гарми чустучү шудан,
Саъй дар бематлабиҳо тоири бепар бувад.
Хок ногардида натвон бўйи роҳат ёфтган,
Сандали дарди сари ҳар шўъла хокистар бувад.
Аз шикасти хеш дарё мекашад саъий хубоб,
Нашъяи камзарфи мо ҳам, кош, аз ин согар бувад.
Чоки ҳирмон дар дилу сангি надомат бар сар аст,
Ҳар киро чун сикка рўйи илтифоти зар бувад.
Шамъро носўхтан маҳрумии нашвунумост,
Офият дар мазраъи мо офати дигар бувад.
Нест асбоби таъаллуқ монеъи парвози шавқ,
Чун нигаҳ моро ҳамон чоки қафас шаҳпар бувад.
Забти оҳи мо ҷароги шавқ равшан кардан аст,
Оташи дил обруйи дидай мичмар бувад.
Дар муҳити инқилобамвочи ҷӯши эҳтиёч
Ҳифзи оби рӯст, чун гавҳар агар лангар бувад.
Ҳар кӣ аз васфи хати навхези хубон гофил аст,
Дар наёми лаб забонаш теги бечавҳар бувад.
Ҳосили умр аз ҷаҳон як дил ба даст овардан аст,
Мақсади гаввос аз ин нӯҳ баҳр як гавҳар бувад.
Чун маҳи нав бар заъифиҳо бисоте чидаем,
Мояи болидани мо паҳлуи логар бувад.
Равнаки пирист, Бедил, аз ҷавонӣ дам задан,
Чинси гармӣ заннати дуккони хокистар бувад.





Аз губори чилваи гайри ту то бастам назар,
 Чун сафи мижгон ду олам маҳв шуд дар якдигар.
 Бастаам маҳмил ба дӯши яъсу аз худ меравам,
 Боли парвозе надорад субҳ чуз чоки чигар.
 Хидмати мӯйи миёнат то киро бошад насиб?
 Гулрухонро з-ин ҳавас зуннор мебандад камар.
 Чун гуҳар з-ин пеш сомони сиришке доштам,
 Ин замонам нест чуз ҳайрат суроги чашми тар.
 Ваҳшати ҳасрат ба ин камфурсатӣ маҳмури кист?
 Сурати хамёза дорад чини домони саҳар.
 Оламеро аз тагофул рабти улфат додаем,
 Нест мижгон қобили шероза бе забти назар.
 Ин таносонӣ далели ваҳшати саршор нест,
 Ҳар қадар афсурда гардад санг, мебандад камар.
 Гар фалак беэътиборат кард, чойи шиква нест,
 Бар ҳаловат бастай дил чун гираҳ дар найшакар.
 Фикри фардо чанд аз ин хоки губор омодаат?
 Ҳам ту хоҳӣ буд субҳи хеш ё субҳи дигар.
 Сайри рангу бӯ ҳавас дорӣ, зи гул ғофил мабош,
 Шӯхии парвоз натвон дид чуз дар болу пар.
 Чанд бояд шуд ҳавасфарсуди касби эътибор?
 Марҳам, эй ғофил, намеарзад ба чандин дарди сар.
 Манзили саргаштагони роҳи аҷз афтодагист,
 То дили хок аст, Бедил, ашкро ҳадди сафар.



Бе иршоди адаб дар дастгохи худсарон магзар,
Духул нобаста бар лаб дар сафи вөйиз гарон магзар.
Ба тахсини хасисон ҳеч нафрине намебошад,
Ба рӯйи тег бигзар, бар лаби бечавҳарон магзар.
Ду олам нанг дорад як қадам лағзиш ба худ бастан,
Чу хатти имтиҳон бар ҷодаи каҷмистарон магзар,
Тиҳӣ шав аз худу роҳат шумар офоти дунёро,
Гар ин киштӣ надорӣ, аз муҳити бекарон магзар.
Мурувват нест, эй мунъим, зи дарвешон табарроят,
Ба шукри фарбиҳӣ аз пахлуи ин логарон магзар.
Ба хони неъмати ахли дувал нанг аст ҳӯ кардан,
Агар одамсириштӣ, дар ҷароғоҳи ҳарон магзар.
Суроги оғият аз ҳалқ берунтозие дорад,
Ба ҳар сӯ бигзарӣ з-ин дашту дар, ҷуз бар қарон магзар.
Тааммул дар тариқи ишқ дорад маҳмили хичлат,
Ба ҳар роҳе, ки мебояд гузашт аз худ, гарон магзар.
Таҷаррудпешаро номи таъаллук мегазад, Бедил,
Масехо гар най, аз кӯчаи сӯзандгарон магзар.



Чисми гофильтро ба андүхи рами фурсат чī кор?
Корвон ҳар сū равад, бар хеш меболад губор.
Айши ин гулшан далели табъи хурсанд асту бас,
В-арна аз кас бедимогӣ барнамедорад баҳор.
Тоқати худдорӣ аз амвоҷи дарё бурдаанд,
Дод моро ишқ дар беихтиёри ихтиёр.
Ҳамнавое ку, ки аз мо вокашад дарди диле?
Об ҳам дар нола меояд ба завқи қӯҳсор.
Дида натвон ёфтсан равшансаводи ҷилвааш,
То губорат барнамехезад зи роҳи интизор.
Дил ба завқи васл нақше мезанад бар рӯи об,
Эй ҳавас, оина бишкан, саҳт беранг аст ёр.
Бе нигоҳи воласине нест аз худ рафтаним,
Чун рами охуст гарди ваҳшати дунболадор.
Ишрати гулзори берангӣ муҳайё кардаам,
Дар ҳазонам рангҳои рафта меояд ба кор.
Наҳли оҳам, обёри ман гудози дил бас аст,
Баҳри раҳмат, гӯ, маҷӯшу абри эҳсон, гӯ, мабор.
То набошам хичлатолуди замингирӣ чу санг,
Маҳмили парвози ман бастанд бар дӯши тарор.
Сар матоб аз чоки ҷайбу домани девонагӣ,
Шонае даркор дорад ришҳанди рӯзгор.
Барки роҳатҳост, Бедил, эътибороти ҷаҳон,
Наъл дар оташ зи ҷуши ранг мегардад баҳор.

Хукми дил дорад зи ҳамворӣ сару рӯйи гуҳар,
Ҷуз ба рӯйи худ нағалтидаст паҳлӯйи гуҳар.
Хоҳ дунё, хоҳ уқбо- гарди бетоби дил аст,
Баҳри соҳил реша гир аз тухми худрӯйи гуҳар.
Завқи ҷамъият ҷаҳонеро ба шӯр овардааст.
Дар димоги баҳр афтод аз кучо бӯйи гуҳар?
Ҳоки афсурдан ба фарқи эътибори худсарӣ,
Қатра бори дил қашад то кай ба нерӯйи гуҳар?
Обру даст аз талоши кори дунё шустан аст,
Ҳоки соҳил бош, эй номаҳрами хӯйи гуҳар.
Муддаъо з-ин ҷустуҷӯ афсурдан аст, огоҳ бош,
Ҳар кучо мавҷест, аз худ меравад сӯйи гуҳар.
Хиффати аҳли виқор аз бетамизихо маҳоҳ,
Қатраро натвон нишондан дар тарозуи гуҳар.
Мавҷи истиғност ҳушкӣ дар қаноатгоҳи факт,
Бенамӣ дар табъи мо обест аз ҷӯйи гуҳар.
Кас ба осонӣ надод ороиши иқболи ноз,
Мавҷ чавгонҳо шикаст аз бурдани гӯйи гуҳар.
Фикри хеш он нест, к-аз дил рафъ нанмой дӯй,
Фарқ натвон ёфт аз сар то ба зонуи гуҳар.
Ғозай иқболи ман ҳоки раҳи факт асту бас,
Бедил, аз гарди ятими шустаам рӯйи гуҳар.

Дарси ҳастай фикри такрорй надорад, хонда гир,
 Эй фузули мактаби ранг, ин варак гардонда гир.
 Онкадархо нест бори улфати ин корвон ,
 Доманат гарди нафас дорад, чу субҳ афшонда гир.
 Җуз кафи бемағз аз ин дарё намеояд бурун,
 Эй гухармуштоқ, деге аз ҳавас ҷүшонда гир.
 Ранги парвозат чу шамъ оғүш пайдо кардааст,
 Бо видоъи хеш ин карруфар аз худ ронда гир.
 Эй ҷунун, ҷандин губори карруфар додӣ ба бод,
 Ҳоки бунёди маро ҳам як-ду дам шуронда гир.
 Ҳалқе аз расвоии ҳастай назар пӯшиду рафт,
 Бар сари ин айб мижгоне ту ҳам пӯшонда гир.
 Домани хок аст охир максади саъий губор ,
 Гар ҳама фикрат фалактоз аст, барчомонда гир.
 Дар нигинҳо эътибори ном ҷуз парвоз нест,
 Накши худ ҳар ҷо нишондӣ, ҳамчунон биншонда гир.
 Бетаммул ҳар чӣ гӯйӣ, нест шоёни дигар,
 Теги ҳукме гар бибозӣ, андаке хобонда гир.
 Эй гурурандеша, бар ваҳми ҷаҳонгирӣ маноз,
 Кудрате гар ҳаст, дасти Бедили вомонда гир.



Сайри гулзори кī, ё Раб, дар назар дорад баҳор?
Аз пари товус доман бар камар дорад баҳор.
Шабнами моро ба ҳайрат об мебояд шудан,
К-аз дили ҳар зарра тӯфоне дигар дорад баҳор.
Ранг доман чидану бӯйи гул аз худ рафтан аст.
Ҳар кучо гул мекунад, барги сафар лора, баҳор.
Чилва, то дидӣ, ниҳон шуд, ранг, то дидӣ шикаст.
Фурсати арзи тамошо ин қадар дорад баҳор.
Марҳами набзи раму ороми мо ишқ асту бас,
Аз раги гул то хати сунбул хабар дорад баҳор.
Эй хирад, чун бӯйи гул дигар суроги мө магир.
Дар чунун сар дод моро, то чӣ сар дорад баҳор
Сайри ин гулишан ганимат дар, ки фурӯш беш нест.
Дар тилисми ҳандай гул болу нар, лорад баҳор.
Бӯйи гул умрест хунолудаи ранг асту бас,
Новаке аз охи булбул дар чигар дорад баҳор.
Лола дого гул гиребончоку булбул навхагар,
Файри ибрат з-ин чаман дигар чӣ бардорад баҳор?
Зиндагӣ мебояд, асбоби тарҷуб маъдум нест,
Ранг ҳар чо рафта бошад, дар назар лорад баҳор.
Захми дар умрест дар гардиши мӯсса мобондаам.
Дар гиребоне, ки ман дорам, сахар лорад баҳор.
Кухнадарси фитратем, эй оғаҳисармоягон,
Чанд рӯзе шуд, ки моро бехабар дорад баҳор.
Чанд бояд буд магрури тароватҳои ваҳм?
Шабнамистон нест, Бедил, чашми тар дорад баҳор.



Мардī, чу шамъ дар ҳама чо чо нигоҳ дор,
 Ҳарчанд сар ба бод равад, по нигоҳ дор.
 Гавҳар диҳад, даме ки кунад қатра забти мавҷ,
 Дил ҷамъ кун, инони нафасҳо нигоҳ дор.
 То гум нагардад оинаи бенишоният,
 Ҳар чо равӣ, ба сар пари анқо нигоҳ дор.
 Иброми мо захирай сад ранг обруст,
 Ҳар хичлате ки мебарӣ аз мо, нигоҳ дор.
 Оғӯши бениёзи дил аз муддаъо тиҳист,
 Ин шишаро ба санг фикан ё нигоҳ дор.
 Ҳар чо хати риъояти аҳбоб хонданист,
 Номи вафо ҳамон ба муъаммо нигоҳ дор.
 Якбора сарфи яъс макун ёди рафтагон,
 Чизе зи дӣ ба ибрати фардо нигоҳ дор.
 Дар базми васлам орзуи ҷилва дод кард,
 Ё Раб, маро зи ҳоҳиши бечо нигоҳ дор.
 То дар чӣ вақт шӯъла занад дуди эҳтиёҷ,
 Муштэ арак ба манъи тақозо нигоҳ дор.
 Эй мункири муҳол, агар марди тоқатӣ,
 Ёди хироми ӯ куну худро нигоҳ дор.
 Бе бода низ шиша ба токи ҳавас хуш аст,
 Моро ба ёдгори дили мо нигоҳ дор.
 Домони аҷз бо ҳама қудрат зи каф мадех,
 Аз сар фитодане ба таҳи по нигоҳ дор.
 То ҳирс кам ҳӯрад ғами чизе надоштан,
 Эй булғузул, даст зи дунё нигоҳ дор.
 Бедил, гариби қишвари лафз аст маъният,
 Арзи парӣ ба олами мино нигоҳ дор.

Чоме магар аз базми ҳаё дарзадай боз?
К-оташ ба дили шишаву согар задай боз.
Он зулфи парешон задай шона, надонам,
Бар дафтари дилҳо зи чӣ мистар задай боз?
Бар гӯши дастори ту он полаи сероб
Лаҳти ҷигари кист, ки бар сар задай боз?
Эй согари табхола, аз ин ташна саломе,
Хуш хайма бар он ҷашмаи Кавсар задай боз!
Махмурию масти ҳама фарш аст ба роҳат,
Чун ҷашми худ имрӯз чӣ согар задай боз?
Абри чӣ баҳор аст, ки бар бисмили нозат
Теги миҷа бо барқ баробар задай боз?
Хуш дор, ки парвози гурурат нарабояд,
Дил байзаи ваҳм асту таҳи пар задай боз.
Бар ҳастии мавҳум мачин хичлати таҳқик,
Бар қишиғии дарвеш чӣ лангар задай боз?
Аз хок дамидан ба қабо сарфа надорад,
Эй гул, зи гиребони кӣ сар барзадай боз?
Бедил, зи фуруғи гухари назми ҷаҳонтоб
Доман ба ҷароғи маҳу ахтар задай боз.

Аз лаби хомӯш забон вомондаи ком асту бас,
Бол аз парвоз чун монд, ошён дом асту бас.
Маркази тасхири дил чуз дида натвон ёфтсан,
Гуши мино ҳалқае гар дорад, он чом асту бас.
То нафас бокист, натвон баст боли эҳтиёч,
Ин ганоҳое, ки мо дорем, ибром асту бас.
Аз нишони Каъбаи мақсад оғаҳ нестам,
Ин қадар донам, ки ҳастӣ сози эҳром асту бас.
Водии имкон надорад дастгоҳи ваҳшатам,
Ҳар тараф ҷавлон кунад наззора, як гом асту бас.
Бастааст аз мӯйи чинӣ суратам наққоши сунъ,
Субҳи эҷодам ҳамон гул кардани шом асту бас.
Дастгоҳи мову ман чун субҳ бар боди фаност,
Саҳни ин кошонаҳо яксар лаби бом асту бас.
Кош, аз хичлат шарорам барнамеомад зи санг,
Сӯхтам аз шарми оғозе ки аиҷом асту бас.
Бар пари анқо ту ҳар ранге ки меҳоҳӣ, бибанд,
Сурати оинаи ҳастӣ ҳамин ном асту бас.
Беш аз ин натвон ба афсуни муҳаббат зистан,
Догам аз андешаи васле, ки пайғом асту бас.
Пухтагӣ деги суханро боз медорад зи ҷӯш,
То ҳамӯший нест, Бедил, муддаъо хом асту бас.

Чашм во кун, шаш чиҳат ёр асту бас,
Хар чӣ хоҳӣ дид, дидор асту бас.
Субҳа бар зуннори ваҳме бастаанд,
Ин гираҳ гар во шавад, тор асту баст.
Гар баланду паст нафрӯшад тамиз,
Аз замин то ҷарҳ ҳамвор асту бас.
Хар нафас сад ранг бар дил меҳалад,
Зиндагонӣ неши озор асту бас.
Чанд бояд рӯзбозори ҳавас?
Чиниятро мӯ шаби тор асту бас.
Боғи имкон нест огоҳисамар,
Ҷаҳл то дониш ҷунункор асту баст.
Маҳбаси суду зиён дар хона нест,
Шӯри ин савдо ба бозор асту бас.
Коре аз тадибр натвон бурд пеш,
Хар кӣ дар кор аст, бекор асту бас.
Дуд натвон баст бар дӯши шарор,
Чун зи худ расти, нафас бор асту бас.
Ҷаҳли мо, Бедил, ба огоҳӣ насоҳт,
Нур бар зулмат шаби тор асту бас.

Завқи шұхратқо далели фитрати хом асту бас,
 Сурати нақши нигин хамёзаи ном асту бас.
 Навҳа кун бар хеш, агар мағлуби чашм афтод дил,
 Офтоб он чо ки зери хок шуд, шом асту бас.
 Аз қабули ом натвон зист мағрури камол,
 Он чӣ таҳсин дидай з-ин қавм, дашном асту бас.
 Ҳақшиносӣ ку, муруват ку, адаб ку, шарм ку?
 Ҷаҳди ахли фазл бар яқдигар илзом асту бас.
 Гулрӯҳон доми вафо аз сайди улфат чидаанд,
 Гардиши чашме, ки ҳуше мебарад, чом асту бас.
 Ҳар чӣ мебинӣ, бисоторои арзи ҳайрат аст,
 Ин гулистон сарбасар як нахли бодом асту бас.
 Ҳеч қасро қобили он ҷилва напсандид ишқ,
 Ҷавҳари ҳайронии оина авҳом асту бас.
 Дар раҳи ишқат, ки тадбир офати бетоқатист,
 Ҳар кучо вомондае гул кард, ором асту бас.
 Боли оҳе мекашад, ашке ки мерезем мо,
 Шабнами моро ҳаво гаштан саранҷом асту бас.
 Аз таъаллук он қадар хишти бинои кулфатӣ?
 Андаке аз худ баро, олам сари бом асту бас.
 Чун сиёҳӣ рафт аз мӯ, фикри худоройӣ ҳатост,
 Ҷома ҳар гаҳ шуста гардад, боби эҳром асту бас.
 Фитрати Бедил ҳамон оинаи мӯъцизномост,
 Ҳар сухан, к-аз хомааш мечӯшад, илҳом асту бас.

Зиндагӣ маҳруми тақрор асту бас,
Чун шарап ин чилва як бор асту бас.
Аз адам ҷӯйед субҳ, эй оқилон,
Олам аст ин ҷо, шаби тор асту бас.
Аз заъифӣ бар руҳи тасвири мо
Ранг агар гул меқунад, бор асту бас.
Faфлати мо пардаи бегонагист,
Маҳрамонро гайр ҳам ёр асту бас.
Кист, то фаҳмад забони аҷзи мо?
Нола ин ҷо набзи бемор асту бас.
Нест оғоқ аз дили сангин тиҳӣ,
Ҳар кучо рафтем, кӯҳсор асту бас.
Аз шикасти шишаи дилҳо мапурс,
Шаш ҷиҳат як нештарзор асту бас.
Дар таҳайюр лаззати дидор ку?
Дидаи оина бедор асту бас.
Ихтилоти ҳалқ набвад бе газанд,
Базми суҳбат ҳалқаи мор асту бас.
Чун ҳубоб аз шайхии зоҳид мапурс,
Ин сари бемагз дастор асту бас.
Эй сарат чун шӯъла пурбоди ғурур,
Ин ки гардан мекашӣ, дор асту бас.
Бедил, аз зиндониёни улфатем,
Бӯйи гулро ранг девор асту бас.

Субҳ асту дорад он гул дар сар ҳавои наргис,
 Аз ҷашми мо бирезад обе ба пойи наргис.
 Абри баҳори иқбол имрӯз сояи кист?
 Гул кард тоҷ бар сар боли ҳумои наргис.
 Обу гили таъайюн ин дилкашӣ надорад,
 Ранги шикастай кист тарфи бинои наргис?
 Ҳамчаши навбаҳорам, хобам чӣ эҳтимол аст?
 Дорам гунудан аммо то гунчаҳои наргис.
 Беингизор натвон аз васл коми дил бурд,
 Гул мерасад дар ин боғ яксар қафои наргис.
 Ҳайрат буруни ин боғ роҳе намекушояд,
 Ҳарчанд ришта бошад ҷашм аз асои наргис.
 Моро ба ин ду дам айш бо чатри гул чӣ кор аст?
 Ҳамсояи ҳазонем зери ливои наргис.
 Иқболи авчи гардун гар мекушуд коре,
 Майли Замин намекард дасти дуои наргис.
 Тақлид чанд бояд дар ҷилвагоҳи таҳқик,
 Помоли нури шамъ аст ранги лиқои наргис.
 Мазмуни пеши по низ осон наметавон ҳонд,
 Сад сифру як алиф буд ибратфизои наргис.
 Ҷандон, ки во расидем, ранги ҳазон ҷунун дошт,
 Эй кош дод меруст з-ин боғ ҷои наргис.
 Бедил, зи ҷашми мардум дур аст ҳақшиносӣ,
 Қӯрист хирман ин ҷо ҷун дастаҳои наргис.

Об аз ёкут мерезад такаллум карданаш,
Чайби гавҳар медарад завқи табассум карданаш.
З-он ситампиро насиби мо ба гайр аз ҷавр нест,
Кист, ё Раб, то бувад боби тараҳҳум карданаш?
Дар арак з-он чехраи хуршедсимо равшан аст
Барки чандин шӯла вақфи кишти анҷум карданаш.
Турки ман метозад ошӯби қиёмат дар рикоб,
Нест бок аз хоки раҳ дар ҷашми мардум карданаш.
Бандаи пири ҳароботам, ки аз таълифи шавқ
Як ҷаҳон дил ҷамъ кард ангур дар хум карданаш.
Дар вузӯ зоҳид чу тӯфон бар сари об оварад,
Менишонад хокро дар хун таяммум карданаш.
Дил агар ҷамъ аст, гӯ, олам парешончилва бош,
Гавҳар осудаст дар баҳр аз талотум карданаш.
Дар пайи рӯзиталошӣ одамӣ имрӯз нест,
Аз азал овора дорад фикри гандум карданаш.
Кулфати ҳастӣ тапишҳо сӯҳт дар набзи нафас,
Риштаи ин соз хун шуд аз таранимум карданаш.
Чун саҳар шӯри нафас гарди ҳаёле беш нест,
То ба кай оинае ҳастӣ таваҳҳум карданаш?
Бар дили озурда тамҳиди шукуфтан оғат аст,
Ҷом дар хун мезанад заҳм аз табассум карданаш.
Бе лаби дилдор, Бедил, гӯта зад дар мавчи ашк,
Оқибат афканад дар дарё гуҳар гум карданаш.

То кай афсурдан? Даме аз фикри худ вораста бош,
Сар бурун ор аз гиребон, маънии барчаста бош.
Гар надорӣ ҷуръати аз хонумон барҳам задан,
Ҳамчун май хун дар ҷигар з-ин шиши бишқаста бош.
То бифаҳмӣ рабти истеъоди ҳастию адам,
З-ин ду мисраъ дур магзар, андаке пайваста бош.
Рӯзӣ ин ҷо дархури кому даҳан омода аст.
Маҳрами минқори сози он ниҳоли писта бош.
Азми содик меражонад чун танат аз банди табъ,
Шояд аз пастӣ бурун ойӣ, камар мебаста бош.
Даҳли бечоят зи дарди аҳли маънӣ ғофил аст,
Ноҳуне то ҳаст, дур аз синаҳои ҳаста бош.
Чанд бошӣ аз фаромӯшони айёми висол?
Рангҳои рафта ёдат медиҳам, гулдаста бош.
Хостам аз дил бурун орам губори ҳайрате,
То ба лаб омад, нафас хун гашу гуфт: оҳиста бош.
Аз шӯкомат шарм дорад, Бедил, истеъоди шамъ,
Ҳар қадар бошӣ дар ин маҳфил, зи по нанҷаста бош.

Чу абру баҳр зи лофи сахо пушаймон бош,
Карам куну араки инфиъоли эҳсон бош.
Бисоти ин чаман оинадори одоб аст,
Чу шабнам об шав, аммо ба ҷашми ҳайрон бош.
Ҳузури обилаи по агар ба даст афтад,
Қадам ба афсари шоҳӣ гузору султон бош.
Зи хуни худ чу хино ранги тӯхфае пардоз,
Гули василаи побӯси ҳушхиромон бош.
Чӣ лозим аст қашӣ ранчи интизориҳо?
Ҷигар чу субҳ ба чoke дихӯ гулистон бош.
Зи машраби хату холи бутон машав ғофил,
Ба ҳусни маънни куфр обрӯйи имон бош,
Ҳавопарастии ҷамъият аз фусурдадилист,
Чу гард бар сари ин ҳоқдон парешон бош.
Кучост вусъати дигар саводи имконро?
Чу шӯъла дар ҷигари санг доги ҷавлон бош.
Зи фикри уқдаи дил чун гуҳар машав ғофил,
Даме, ки ноҳуни мавҷат намонд, дандон бош.
Далели матлаби ушшоқ будан осон нест,
Ба номае, ки надорад савод, унвон бош.
Ба сози ҳодиса ҳамнағма будан оромист.
Агар замона қиёмат кунад, ту тӯфон бош.
Ба ҷуз фано намаки сози зиндағонӣ нест,
Тамом шефтаи ини в-андаке он бош.
Дар ин чаман ҳама очизнигоҳи дидорем,
Ту низ як-ду нигаҳ дар қатори миҷгон бош.
Чи нанги далқу чи фахри кулоҳ, гафлати туст,
Ба ҳар либос, ки бошӣ, зи хеш урён бош.
Далели ваҳдат аз афсуни қасратӣ, Бедил,
Ҳамин қадар, ки ба ҷисм ошно шудӣ, ҷон бош.

Дил ба коми туст, чанде хуррамиизхор бош,
 Согаре дорй, шикасти рангро меъмор бош.
 Файзҳо дорад сухан, бар маънии борик печ,
 Гар дили осуда хоҳӣ, уқдаи ин тор бош.
 Ҳар чӣ аз васлаш ба якрангӣ наёmezад дилат,
 Гар ҳама чон бошад, аз андешааш безор бош.
 То ҳузури ҷашму мижгон ёбӣ аз ҳар хору гул,
 Чун нигаҳ дар ҳар кучо по мениҳӣ, ҳамвор бош.
 Ҳеч кас тӯҳматнишони додги бенафӣ мабод,
 Ҷатри шоҳӣ гар набоши, сояи девор бош.
 Нанги таътил аз гами беҳосилӣ натвон қашид,
 Судани дасте набозӣ, ҷаҳд кун, дар кор бош.
 Нақши пойи рафтагон маҳмур меояд ба ҷашм,
 Яъне, эй вомонда, дар ҳамёзаи рафткор бош.
 Монеъи озодагон пасту баланди даҳр нест,
 Нола аз худ меравад, гӯ, шаш ҷиҳат кӯҳсор бош.
 Бар тасалусул ҳатм шуд даври гурури субҳаат,
 Як-ду согар маҳви ишратхонаи ҳаммор бош..
 Ҳарзатозӣ то ба кай? Гоме ба гирди хеш гард,
 Ҷаҳд бар машки ту ҳатте мекашад, паргор бош.
 Ҳар қадар мижгон кушоӣ, ҷилва дар оғӯши туст,
 Эй нигоҳат муфти фурсат, толиби дидор бош.
 Оқибат, Бедил, зи ҷашми хеш бояд рафтанат,
 Зарра ҳам кам нест, то боши, ҳамин миқдор бош.

Фар най айни тамошо, ҳайрати саршор бош.
Сарбасар дилдор ё оинаи дилдор бош.
Ё хучуми аиш шав чун нағмаи завқи висол,
Ё саропо дарди дил, чун нолаи бемор бош.
Болупарфарсудаи доми фалак натвон шудан,
Гар ҳама марказ шавӣ, беруни ин паргор бош.
Чанд бояд буд пешоҳанги таҳрики нафас?
Сози мавҳуме, ки мо дорем, гӯ, бетор бош.
Сад чаман ранги тараб дар ғунча дорад ҳомушӣ,
Нола ҳарчанд гул кунад, кӯтаҳтар аз минқор бош.
Гар ҳама бӯйе зи афсуни ҳасад дорад дилат,
Бар думи акраб нишин ё бар даҳони мор бош.
Оғаҳӣ оинадори эҳтиёт афтодааст,
Чашм агар гардида бошӣ, андаке бедор бош.
Бисмили моро пари вомонда сайри оламест,
Арсаи кавну макон, гӯ як тапиданвор бош.
Доф ҳам рангиние дорад, ки дар гулзор нест,
Гар най товус бори раҳти оташкор бош.
Серчашмӣ зарраро мӯҳри қаноъат будан аст,
Пеши мардум андаке дар ҷашми худ бисёр бош.
Ғунчаат аз бехудӣ фоли шукуфтан мезанад,
Эй зи сар ғофил, бирав, бемагзии дастор бош.
То ба кай бошад дил аз хичлатшуморони нафас?
Субҳа бекор аст, ҷанде гарми истиффор бош.
Бениёзиҳои ишқ охир ба ҳечат меҳарад,
Чинси мавҳумӣ, ду рӯзе бар сари бозор бош.
Як қадам роҳ аст, Бедил, аз ту то домони хок,
Дар сари мижгон чу ашк истодай ҳушёр бош.



Ман намегүям, зиён кун ё ба фикри суд бош,
Эй зи фурсат бехабар, дар ҳар чӣ бошӣ, зуд бош.
Дар талаб ташнеъи кӯтоҳӣ макаш аз ҳеч кас,
Шӯъла ҳам гар боли беобӣ кушояд, дуд бош.
Зеби ҳастӣ чист гайр аз шӯри ишқу сози ҳусн?
Накхати гул гар най, дуди димоги уд бош.
Аз ҳамӯшигар бичинӣ дастгохи оғият,
Гуфтугӯ ҳам оламе дорад, нафасфарсуд бош.
Роҳате гар ҳаст, дар оғӯши саъии бехудист,
Якқалам лагзиш чу мижгонҳои хоболуд бош.
Мӯмиёй ҳам шикастан ҳолӣ аз таъмир нест,
Эй зиёнат ҳеч, баҳри дардманде суд бош.
Хоки одам оташи иблис дорад дар камин,
Аз таъайон ҳам бароӣ, ҳосиду маҳсуд бош.
Чист дил, то рӯкаши дидор бояд соҳтан?
Ҳусн бепарво хуш аст, оина, гӯ, мардуд бош.
З-ин ҳама саъии талаб ҷуз оғият матлуб нест,
Гар ҳама доф аст ҳар ҷо шӯъла, обосуд бош.
Нақди ҳайратхонаи ҳастӣ садое беш нест,
Эй адам, номе ба даст овардай, мавҷуд бош.
Бар муқимони сарои орият, Бедил, мапеч,
Чун ту ин ҷо нестӣ, гӯ, ҳар кӣ ҳоҳад буд, бош!



Аз қаноат хок бояд кард дар анбони ҳирс,
Обрӯ то кай шавад сарфи ҳамири нони ҳирс?
Ҳеч даште нест, к-аз реги равон бошад тихӣ,
Барнамеояд ҳисоб аз резиши дандони ҳирс.
Ҳар тараф мижгон кушой, олами ҳамёза аст,
Аз замин то осмон чокест аз домони ҳирс.
Даъвати Фагфур мотамхона кард оғоқро,
Мӯкашӣ зоил нашуд аз косаҳои ҳони ҳирс.
Эй ҳарисон, раҳм бар аҳволи якдигар кунед,
Об шуд саъий нафас, ҷони шумову ҷони ҳирс.
То ба кай бошад касе савдои суду зиён?
Тахта мегардад ба як хишти лаҳад дуккони ҳирс.
Ҳок ҳам аз шӯхии иброми дом осуда аст,
Аз тасаннуъ кист пӯшад ҷашми бемижгони ҳирс?
То набандӣ санг бар дил аз тақозои талаб,
Маъни дилчашп натвон ёфт дар девони ҳирс.
Гаҳ ғами Яқубу гаҳ нози Зулайҳо мекашем,
Юсуфи моро кӣ афканд, оҳ, дар зиндони ҳирс?
Мурдагонро низ савдои қиёмат дар сар аст,
Зинда медорад ҷаҳонеро ҳамин эҳсони ҳирс.
Хоҳ бар кунчи қаноат, хоҳ дар қасри ғано,
Рӯзаке чанд аст, Бедил, ҳар касе меҳмони ҳирс.



Мабод, домани кас гирам аз фусуни гараз,
Кафи умед хино бастаам ба хуни гараз.
Тавахум оинаи эҳтиёчи яқдигар аст,
Муназзаҳем вагарна зи чанду чуни гараз.
Фазои шаш ҷиҳатам поймоли истиғност,
Ҳанӯз дар ҳами занцирам аз ҷунуни гараз.
Зи баҳр баҳраи серӣ набурд ҷашми ҳубоб,
Пурист мунфаъил аз косаи нигуни гараз.
Ҳарифи тешаи ибром будан осон нест,
Ҳазар кунед зи Фарҳоди Бесутуни гараз.
Дил аз умед бишардоз, ҷаҳл муфти ғаност.
Ҷаҳон тамом Фалотун шуд аз фунуни ғараз.
Надошт забти нафас гайри офият манзур,
Шунидам аз лаби ҳомӯш ҳам фусуни гараз.
Суроги анҷумани кибриё зи дил ҷустам,
Тапиду ғуфт: ҳамин як қадам буруни гараз.
Ба рӯйи кас мижа аз шарм барнадоштаем,
Мабод Бедили мо ин қадар забуни гараз.

Набуд нуктае аз илми ин китоб галат,
Шуъури ноқиси мо кард интихоб галат.
Фиреби зиндагӣ аз шӯхии нафас нахурӣ,
Ки тегро накунад кас ба мавчи об галат.
Шикасти шиша ба чашмат бисоти ишрат чид,
Зи ранги бохта кардӣ ба Моҳтоб галат.
Румузи вазъи ҷаҳонро касе чӣ дарёбад?
Ки ҳалқ қурсавод асту ин китоб галат.
Рӯҷӯи асл хато мебарад зи тинати фаръ,
Гирифтан аст зи сар, чун шавад ҳисоб галат.
Ҷаҳон зи ҷӯши губори ман он қадар ошуфт,
Ки рохи хонаи худ кард Офтоб галат.
Надошт оинае мавчи об гайри муҳит,
Ба ҷилва ҳурдам аз андешаи никоб галат.
Буруни доира марказӣ чӣ обрӯ дорад?
Набаст ишқ сарамро ба он рикоб галат.
Ба фарки ҳосили ин дашт ҳок мебоист,
Арак зи оинаи саъӣ рехт об галат.
Ба ҳоб дидамат имшаб, ки дар канори манӣ,
Агар галат накунӣ, нест ҳукми ҳоб галат.
Зи қатра қатра аён диду аз муҳит муҳит,
Накард фитрати Бедил ба ҳеч боб галат.

Бе нами хичлат намебошад сару кори тамаъ,
 Чинси истиғно арак дорад ба бозори тамаъ.
 Файри навмедин илочи ин қадар амроз чист?
 Оламе пар мезанад дар набзи бемори тамаъ.
 Умр дар ҳасрат шуду як тавқи кумрӣ ҳам набаст.
 Хичлати беҳосилӣ бар сарви гулзори тамаъ.
 Осмон ҳамёзаи яъси ту хирман мекунад,
 Эй ҳавас, бардор даст аз шакли анбори тамаъ.
 Бениёзӣ тобеъи андешаи агроз нест.
 Хидмати ҳиммат муҳол аст аз парастори тамаъ.
 Зачри ибрат нест танбехи самочатпешагон ,
 Лаб газидан нашканад дандони изҳори тамаъ.
 Дархури чон кандан аз агроз мебояд гузашт,
 Умрҳо шуд марг аз по мекашад хори тамаъ.
 Аз камоли хеш ғофил нест истеъодди ҳалқ,
 Шӯри иқболи гадо мебошад идбори тамаъ.
 Базми чандин ҳасрат он сӯйи қиёмат чидаем,
 Бояд аз шахси амал пурсид миқдори тамаъ.
 Гар ҳама бар Осмон ҳоҳӣ назар бардоштан,
 Чун миҷа бе сарнигуниӣ нест девори тамаъ.
 Аз хирад ҷустам тариқи интиъоши коми ҳалқ,
 Даст бар ҳам суду гуфт: ин аст рафтори тамаъ.
 Нест мавқуфи суол иброми табъи дунҳасаб,
 Бастани лаб ҳам камар бастаст дар кори тамаъ.
 Бениёзӣ, Бедил, охир з-эҳтиёҷ омад ба арз,
 Марҳами рози ғаноям кард осори тамаъ.

Сұхтан як нағма аст аз сози шамъ,
Парда иатвонад нұхұфтан рози шамъ.
Худгудозй обрүй дигар аст,
Мерасад бар анчуманхо нози шамъ.
Нолаҳо дар дуди дил гум кардаем.
Сурма печидаст бар овози шамъ.
Ошиқонро мұнисе құз дард нест,
Сұхтан бошад ҳамин дамсози шамъ.
То кай, эй парвона, болафшоният?
Парфишонихост бо гулбози шамъ.
Хатми тадбири забон лаб бастан аст,
То хамұшй мерасад парвози шамъ.
Равнақи ушшоқ арзи нестист,
Сар буридан мешавад пардози шамъ.
Кист дарёбад забони бекудон?
Нест құз парвози ранг овози шамъ.
Саъи худро худ талофй кардаем,
Ҳам сарш хеш аст поандози шамъ.
Муддаъои чустучұ равшан нашуд,
Пур баланд афтодааст андози шамъ.
Фикри анчоми дигар дорем мо,
Дида бошй сурати оғози шамъ.
Хомұшй ҳам тарчумони ҳоли мост,
Бе сухан пайдост. Бедил, рози шамъ.

Факри моро машуморед кам аз олами тег,
Ки буришҳост ба қадри тунукӣ дар дами тег.
Аҷзи мардон асари гайрати дигар дорад,
Пушт дар сина ниҳон мекунад ин ҷо ҳами тег.
То қазо оинаи маҷмаъи имкон пардохт,
Гардане нест, ки чун шамъ нашуд маҳрами тег.
Фоғил аз дард мабошед, ки дар арсаи ишқ
Захмҳо ҳам чу наёманд ҳама тавъами тег.
Аз қазо бехабарӣ, варна дар ин арсаи ваҳм
Сари фармонбари таслим надорад ғами тег.
Ҷуз ба таслим дар ин арса амон натвон ёфт,
Чун маҳи нав сипар эҷод кунад аз ҳами тег.
Шарм дорад сари паймона зи сомони гурӯр,
Чун наёми тихӣ аз хеш гирифтам қами тег.
Ҷубн бар ҷавҳари гайрат нагуморӣ, ё Раб,
Зани ҳез аст, агар мард шавад мулзами тег.
Бедил, аз аҳли замон ҷашми тараҳҳум бардор,
Гиря хун рехтаң аст аз миҷаи бенами тег.



Эй муждаи дидори ту чун ид муборак,
Фирдавс ба ҷашме, ки туро дид муборак.
Ҷон додаму хоки сари қўйи ту нагаштам,
Баҳт ин қадар аз ман написандид муборак.
Дар нарди вафо бурд ҳамин бохтани буд,
Манхус ҳарифе, ки нафаҳмид муборак.
Ҳар соя ки гум гашт, расонад ба нураш,
Гардидани ранге, ки нагардид, муборак.
Эй бехирадон, гарраи иқбол мабошед,
Давлат набувад бар ҳама ҷовид муборак.
Субҳи тараби боги муҳаббат дами тег аст,
Бисмиллаҳ, агар заҳм тавон чид, муборак.
Жўлидагии мўйи сарам чатри фароғест,
Мачнуни маро сояи ин бед муборак.
Бар бом ҳилолабрӯи ман қибланамо шуд,
К-аз ҳар тараф омад ҳабари «Ид муборак».
Дил қонеъи шавқест, ба ҳар ранг ки бошад,
Доги ту ба мо, ҷом ба Ҷамшед муборак.
Дар ишқ яке буд ғаму шодии Бедил,
Бигрист, саъодат шуду ҳандид муборак.



Ба ранге яъс чӯшидаст бо дил,
Ки дард ояд, агар гўям: биё дил.
Чамолат мақсади чашм аст, ку чашм?
Фамат боби дил аст, аммо кучо дил?
Саропо нола мечӯшем чун мавҷ,
Тапиш хун кард дар ҳар узви мо дил.
Даройи корвони дашти яъсем,
Чӣ созад, гар нанолад бенаво дил?
Суроги мо губори боли анқост,
Ба ранги рафта дорад нақши по дил.
Зи ашку оҳи муштоқон мапурсед,
Хучуми бисмил аст аз дида то дил.
Зи парвози нафас гофил мабошед,
Чу шабнам реша дорад дар ҳаво дил.
Зи хоки мо қадам фаҳмида бардор,
Мабодо, бишканӣ дар зери по дил.
Дар ин маҳфил касе мӯҳточи кас нест,
Ҳамин кори дил афтодаст бо дил.
Гирифторам, гирифторам, гирифтор,
Намедонам, нафас дом аст ё дил?
Ба сурат Бедилем, аммо ба маънӣ
Бувад чун ашк сар то пойи мо дил.





Навбаҳор орад ба имдоди мани бемор гул,
То ба чойи ранг гардонам ба гирди ёр гул.
Дар гулистоне, ки шарм оинадори нози уст,
Маҳви шабнам мешавад аз шӯхии изҳор гул.
Боғбон, аз даври гардони чаман гоғил мабош,
То каям дар дида бошад рахнаи девор гул?
Аз хамӯйӣ пардадори шӯхии ҳуси аст ишқ,
Мекунад булбул ниҳон дар гуашаи минқор гул.
То нафас боқист, бояд ҳасми роҳат буду бас,
Ҳам зи буйи хеш дорад дар гиребон хор гул.
Рангу бу номаҳрами файзи баҳори нестист,
Ҳоки роҳе бошу аз ҳар нақши по бардор гул.
Гар зи асрори баҳори ишқ бӯйе бурдай,
Файри дого заҳму ашқу обила машмор гул.
Бар бисоти гунчахуспон гар расӣ, оҳиста бош,
Мешавад аз ҷунбиши набзи нафас бедор гул.
Ин ҳадис аз шамъ равшан шуд, ки дар базми викор
Доғ дорад зеби дил, чун зинати ҷастор гул.
Ҳосили ин бод бар доман гаронӣ мекунад,
Чун сипар бар пушт бояд бастанат ночор гул.
Чилва дар пеш аст, ташвиши дигар иншо макун,
Ҳар кучо бошад, ҳамон бар ранг дорад кор гул.
Шӯхии иашвунумоҳо баски шабнампарвар аст,
Сабза чун мижгони Бедил карда гавҳарбор гул.



Ҳарфам ҳама аз мағз аст, аз пұст намегүям,
Онро, ки ба қуз ман нест, ман «ұст» намегүям.
Асфори камохиро таъвил намебошад,
Сарро сару поро по, зонуст намегүям.
Зарф аст ба ҳар сурат оинаи истеъод,
Дар күза агар об аст, дар ҷұст намегүям.
Маъниназарон дуранд аз ваҳми ғалатфаҳмӣ,
Норинчи зақан себ аст, лимұст намегүям.
Айбу ҳунари ин базм ифшогари асрор аст,
Ҳарчанд гули ҷашм аст, бебұст намегүям.
Ман дарбадари инсоғ аз феъли худ огоҳам,
Гар гайр бадам гүяд, бадгұст намегүям.
Гар сафҳай оғоқ аст ё оинаи афлок,
То пушту рухе дорад, якруст намегүям.
Чоҳу ҳашами дунё нанг аст зи сар то по,
Чинй чу сари Фагфур бемұст намегүям,
Лабрези фано бояд, то дил ҳамаро шояд,
Ногашта тиҳй аз худ мамлұст намегүям.
Гар шубҳай таҳқиқам з-ин дашт сиёҳй кард,
Лайлай ба назар дорад, охуст намегүям.
Оини муҳаббат нест савдои дүй пухтан,
Ман Бедили худро ҳам қуз дұст намегүям.





Далели корвони ашкам, оҳи сардро монам,
Асарнарварди дагам, ҳарфи соҳибдардро монам.
Рафиқи ваҳшати ман гайри доги дил намебошад,
Дар ин гурбатсаро хуршеди танҳогардро монам.
Баҳори обрӯям сад ҳазон хичлат ба бар дорад,
Шукуфтсан дар мизочам нест, ранги зардро монам.
Ба ҳукми ачз шак натвон зудуд аз интихоби ман,
Дар ин дафтгар шикасти гӯшаҳои фардро монам.
Ба ҳар мижгон задан ҷӯшидаам бо олами дигар,
Парешонрӯзгорам, ашки ғампарвардро монам.
Шикасти раигаму бар дӯши оҳе мекашам маҳмил,
Дар ин дашт аз заъифӣ коҳи бодовардро монам.
Тамизи ҳалқ аз ташвиши кӯрӣ барнамеояд,
Ҳама гар сурма ҷӯшам, дар назарҳо гардро монам.
На додам моили гармӣ, на нақшам қобили маънӣ,
Бисоторои ваҳмам, қаъбатайни нардро монам.
Ба худ оташ занам, то гарм созам паҳлӯи дого,
Зи бас афсурдатабъиҳо танӯри сардро монам.
Хичолат сарфи гуфтограм, надомат вақфи кирдорам,
Саропо инфиъолам, даъвии номардро монам.
На ашке зеби мижгонам, на оҳе боли афгонам,
Тапидан ҳам намедонам, дили бедардро монам.
Ба мачбурий гирифтограм, мапурс аз вазъи муҳторам,
Ҳама гар омаде дорам, ҳамон овардро монам.
Фалак умрест дур аз дӯстон медорадам, Бедил,
Ба рӯйи сафҳаи оғоқ байти фардро монам.



Зи савдои чашми ту то ком гирам,
 Ду олам фурӯшам, ду бодом гирам.
 Шаҳиди вафоям, зи роҳат ҷудоям,
 Намурдам ба завқе, ки ором гирам.
 Сияҳмасти шӯҳрат наям, варна ман ҳам
 Чу нақши нигин субҳ дар шом гирам.
 Зи бас ҳимматам нангӣ тазвир дорад,
 Муҳол аст, агар дона дар дом гирам.
 Чунин к-аз талаб бениёз аст табъам,
 Гадо гар шавам, тарки ибром гирам.
 Чу шабнам чӣ лофам ба сомони ҳастӣ?
 Магар аз арак сурате вом гирам.
 Дар ин анҷуман машраби гунча дорам,
 Занам шиша бар санг, то ҷом гирам.
 Замоне шавад хоби айшам муюссар,
 Ки чун нақши по соя бар бом гирам.
 Каманди нафас ҳирси сайёди анқост,
 Ба ин норасой магар ном гирам.
 Ҷаҳон нест ҷуз эътибори ману ту,
 Ту таҳқиқ дон, гар ман авҳом гирам.
 Таҷоҳул сару барги ҳастист, Бедил,
 Ҳама гар висол аст, пайғом гирам.



Mincapae arap xoxam cap kyham, r3aañ jopam.
 Baxpñ kyjptam, Bejñi, Marhxen Mapingo.
 Man xyþy trapado kyh, man xam ni amar jopam.
 Tapkn cyjy cabjø kyh, kartn xap tamaho kyh,
 Be ty shhjaañ, abhe maprñ geajñ jopam.
 Cart xam ña xonñ man lnpa trap kyhañ, Gapjocñ,
 Maxbn ja33atn ubarkam, uonee a3 acar jopam.
 Unu myu66ak act nmpy3 a3 xajahin Gejñjat,
 Poxn myuñabo lyñ hect, ap3an my6tarañ jopam.
 Xak gypyn mapuñm hect, qyñun Goja Gexym hect,
 Ahjake ramayñ kyh, hykra myxtamañ jopam.
 A3 manñ taha33yñ kyh, yñ uabar tyñ lyñ kyh,
 Canipñ finkpam ocoñ hect, kyxamy kytai jopam.
 Maphnn gajahñ man faxmn tyñ Mexoxxañ,
 Hyñ mache arap lyñ myñ, qyh tye gajai jopam.
 Ofro6 jarpkop act, coa, ry, ga fopart parb,
 Xorñ a436yññam, tra6pn Gexajai jopam.
 Lap jinxahñ gap Gojan, park Mekyhñ ñoujan,
 Xamý johan ahyip minua lap Garan jopam.
 Manhappactn 3aðjan, haubpan a3aañ jopam,

Аз чарх бори миннат то кай тавон кашидан?
Бояд ба поймардй даст аз чаҳон кашидан.
Тӯфон куну барангез гарди бинои ҳастӣ,
Домони мақсад охир хоҳӣ чунон кашидан.
Як нолаи сипандат аз вахм мераҳонад,
То кай ба ранги мичмар дуд аз даҳон кашидан?
Асбоб мефизояд бар ташнакомии ҳирс,
Гулро зи ҷӯши об аст ҷандин забон кашидан.
Эй ҳирс, вахм бинмо, қатъи назар кун аз хеш,
Қ-ин роҳ тай нагардад ғайр аз инон кашидан.
Сайди заъифи моро аз инқилоби парвоз
Бояд ба ҳалқаи дом ҳатти амон кашидан.
Оҳ аз ҳуҷуми пири, дод аз ғами заъифӣ,
Ҳамҷу камон зи хешам бояд камон кашидан.
Гарди шикастаболам, парвози ман муҳол аст,
Дорам саре, ки натвон з-ин остоң кашидан.
Маҳви сучуди шавқам дар ёди ҷашми масте,
Аз ҷабҳаи хаёлам май метавон кашидан.
З-он чилва ҳеч наనмуд оина ҷуз мисоле,
Наққошро муҳол аст тасвири ҷон кашидан.
Ку яъс, то намояд озодам аз ду олам,
То ҷанд нози Юсуф аз корвон кашидан?
Хокистарам ҳамон бех, к-аз шӯъла пеш тозад,
Марг аст доги хичлат аз ҳамраҳон кашидан.
Бедил, диле зи оҳан бояд дар ин биёбон,
То як ҷарас тавонам бори фигон кашидан.



Гар ба хуни муштоқон теги ү кашад гардан,
То киёмат аз сарҳо чойи мӯ дамад гардан.
Мавҷҳо нафас дуздид, то гуҳар ба арз омад,
Кардаам саре таъмир аз шикасти сад гардан.
Хирси афсаророй сар ба санг мекӯбад,
Сачда муфти роҳатҳо, гар кунад мадад гардан.
Ҳар чӣ дорад ин мазраъ, баргу сози таслим аст,
Тухм медамонад сар, реша медавад гардан.
Интихоби ин маслаҳ қитъаҳои ҳамворест,
Пушту сина то бошад, кас намехарад гардан.
Коргоҳи истеъдод мекунад чихо эҷод?!
Ҳок ҷабҳа мебандад, шӯъла мекашад гардан.
Зоҳид, аз чунин дастор дasti оғият бардор ,
Хоҳадат шикаст охир зери ин сабад гардан.
Эй ваболи пайдой, ҳастӣ асту расвой,
Аз ту чанд бардорад бори неку бад гардан?
Роҳи оғият пуйӣ, рахши худсарӣ пай кун,
Манзилат сари дор аст, гар шавад балад гардан.
Гул қиёмати чидан дар шукуфтагӣ дорад,
Ғунча гарду эмин бош, ханда мезанад гардан.
Саркашон дами ифлос рӯ ба нақши по доранд,
Ҳар қадар тиҳӣ гардад, шиша хам кунад гардан.
Ҳалқ мекашад яксар ранҷ дархури тоқат,
То саре зи дӯш афтад, кош, бишканад гардан.
Ҳоки мо сари мӯйе аз замин намеболад,
Ё Раб, аз кучо овард ин ҳазор қад гардан?
Тег бар каф истодаст сарсари аҷал, Бедил,
Ҳамҷу шамъ дар ҳар ҷо сар бароварад гардан.



Мавчи хунам ҳар қадар тұғоннамо хоҳад шудан,
Ҳакқи шамшери ту рангинтерадо хоҳад шудан.
Умрхо шуд дар таманной хиромат мурдаам,
Хоки ман оинаи оби бақо хоҳад шудан.

Аз тағофул чанд банді парда бар рүйи баҳор?
Чашм во кун, гунчай бодом во хоҳад шудан.

Дар дами мурдан маро бар зиндаги афсус нест,
Ҳайфи домонат, ки аз дастам раҳо хоҳад шудан.

Дар камини шуълаи ҳар шамъ дөғе хуфтааст,
Ҳар кучо тоҷест, охир нақши по хоҳад шудан.

Бе талоғи нест шавқам дар такопўий висол,
Даст агар кӯтоҳ шуд, оҳам расо хоҳад шудан.

Нашъай обу гили шўхибинои ваҳшатем,
Домане гар бишканӣ, таъмири мо хоҳад шудан.

Дар биёбоне, ки дил менолад аз бори ғамат,
Гар ҳама кӯҳ аст, помоли садо хоҳад шудан.

Пухтагон яксар кабоби интизори хомиянд,
Интиҳои ҳар чӣ дидӣ, ибтидо хоҳад шудан.

Гар ба ин афсурдағи чӯшад чунуни эътибор,
Баҳро мавчи гуҳар занчири по хоҳад шудан.

Ҷодаи сарманзили таҳқики мо пӯшида нест,
Нақши по то хок гаштан раҳнамо хоҳад шудан.

Дурӣ аз дилдор нангиги иттиҳоди маънавист,
Мавчи мо бо гавҳар аз гавҳар ҷудо хоҳад шудан.

Сурмаи саднаргисистонъибрат аст аҷзои мо,
Хок агар гардем, чандин чашм во хоҳад шудан.

Нестам, Бедил, чу тухм аз хоксорӣ ноумед,
Охир ин афтодагиҳоям асо хоҳад шудан.



Баски ёди қоматат барбод дод ачзои сарв,
Нолаи қумрӣ шуд охир қад қашиданҳои сарв.
Чидани доман дар ин гулшан гули озодагист,
Кист, то фаҳмад забони офииятими сарв?
Матлуби озодагиҳо пур баланд афтодааст,
Оламе ҳам шуд ба фикри бори нопайдои сарв.
Богбонон қадри озодӣ надонистанд, ҳайф,
Нола боистӣ дар ин гулшан нишондан чои сарв.
Бодаро дар домани мино баҳоре дигар аст,
Об дорад обрӯ, то меравад дар пои сарв.
Шуълаи идрок хокистаркулоҳ афтодааст,
Нест гайр аз боли қумрӣ пунбаи минои сарв.
Баски мавзунон зи шарми қоматат гаштанд об,
Сурати фаввора бояд рехт аз ачзои сарв.
Ин қадар раъно намеболад ниҳоли ин чаман,
Сояи нахли кӣ афтодааст бар болои сарв?
Пой дар занциру дарси гуфтугӯ озодагӣ?
Бедил, ин сатри такаллуф нест ҷуз иншои сарв.

Афтодаам ба роҳат чун ашки беравонӣ,
 Мактуби интизорам, шояд маро бихонӣ.
 Аз созӣ ҳайрати ман мазмуни нола дарёб,
 Гарди нигоҳ дорад фарёди нотавонӣ.
 Он ҷо, ки ишқ резад оинаи таҳайюр,
 Равшантар аз баёнҳо мазмуни безабонӣ.
 Ё изтироби ашке ё ваҳшати нигоҳе,
 То кай ба ранги мижгон парвозошёнӣ?
 Аз рафтани нафасҳо осор нест пайдо,
 Нақши қадам надорад саҳрои зиндагонӣ.
 Дарёи ишқу соҳил? Эй бехабар, чӣ ҳарф аст?
 То қатра дорад ин ҷо тӯғони бекаронӣ.
 То чанд санги роҳат бошад губори ҳастӣ?
 Аз ваҳшати шарап кун нақши сабукъинонӣ.
 Дар оламе, ки накдаш масруфи эҳтиёҷ аст,
 Ибром мефурӯшӣ, чандон ки зинда монӣ.
 То табъи дун насозад магрури ихтиёрат,
 Нокардан аст авло, коре ки метавонӣ,
 Бе сайд дидай дом махмур менамояд,
 Қадди дутост ин ҷо хамёзаи ҷавонӣ.
 Ҳумхонаи таманно ҷоме дигар надорад,
 Муфт аст бедимогӣ, гар нашъа мерасонӣ.
 Бедил, губори оҳе то ранги авҷ гирад,
 Аз чоки сина дорам чун субҳ нардбонӣ.



Эй хуш, саҳт дөгест ёди баҳори тифлӣ,
То марг боядат буд шамъи мазори тифлӣ.
Қадди дуто дар ин базм оғӯши ноумедист,
Хамёза кард моро охир хумори тифлӣ,
Эй оғияттаманно, магзар зи хоксорӣ,
Ин шева ёдгор аст аз рӯзгори тифлӣ.
Эй гофил аз ниҳоят, то кай ғами бидоят?
Мӯ ҳам сафед кардӣ дар интизори тифлӣ.
Эй воқифи бузургӣ, оворагӣ муборак,
Манзил намонд, ҳар ҷо бастанд бори тифлӣ.
Моро зи ҷоми қисмат хун ҳӯрданест, аммо
Имрӯз ногувор аст он хушгувори тифлӣ.
То рӯзгор созад ҳолӣ ба дида ҷоят,
Чун ашк барнадорӣ сар аз канори тифлӣ.
Чашмам ба пирӣ охир мӯҳточи тӯтиё шуд,
Медошт, кош, гарде аз раҳгузори тифлӣ.
Анҷоми пухтагӣ буд оғози ҳомии ман,
То ҳалқа гашт қомат, кардам шикори тифлӣ.
То ҳоки яъс безам бар фарки эътиборот,
Як бор, кош, созанд бозам дучори тифлӣ.
Бар рағми фаръ ғоҳе бар асл ҳам нигоҳе,
То кай бузург будан, эй ширҳори тифлӣ?
Аз маҳди гунча ҳондем асрори ин мӯъаммо,
К-осудагӣ муҳол аст бе эътибори тифлӣ.
Охир зи чайби пирӣ қадди ҳамида гул кард
Рамзи қача нуҳуфтанд дар рӯзгори тифлӣ.
Бар мӯйи пирӣ афтод имрӯз навбати ранг,
Зад ҳома дар сафедоб суратнигори тифлӣ.
Имрӯз коми ишрат аз зиндагӣ чӣ ҷуям?
Рафт он ғубор, Бедил, бо найсавори тифли.

МИРЗО БЕДИЛ

САДУ ЯК ҒАЗАЛ

Мұхаррири ороиш: А.Исаев

Мұхаррири техники: К.Эгамбердиев

БИ № 3693

Ба матбаа 2.06.08 супурда шуд. Ба чоп 5.06.08 имзо шуд.
Андозаи 84X108 1/32. Көзази офсет. Хуруфи адабий. Чопи
офсет. Құзъи чопии шарттү. Құзъи нашрию ҳисобй 3,0.
Адади нашр 500. Супориши № 11 Нархи шартномавй.

Муассисай нашриягии “Ирфон”-и Вазорати фарҳанги
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734018, ш.Душанбе, кӯчаи
Н.Қаробоев, 17.

3 сор

ISBN 978-99947-59-14-9



«Ирфон»

9 789994 759149